

УДК 338.43 + 331.5 (575.3)
ББК 65.9 (2) 32 + 65,9 (2) 24 (2 тадж)
М 360

На правах рукописи

МАХМУДОВ МАРУФДЖОН КАЮМДЖОНОВИЧ

**ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
(на материалах Согдийской области Республики Таджикистан)**

**Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
на соискание учёной степени
кандидата экономических наук

Худжанд – 2021

Диссертационная работа выполнена на кафедре управления экономикой и маркетинга ГОУ «Худжандского государственного университета имени академика Б.Гафурова»

Научный руководитель: **Бабаджанов Даврон Дадоджанович**
доктор экономических наук, профессор,
проректор по международным связям
ТГУПБП

Официальные оппоненты: **Исайнов Хисайн Рахимович**
доктор экономических наук, профессор,
декан факультета экономики и управления
ТНУ
Махмадали Бахтиёр Наби
кандидат экономических наук, доцент,
ректор Горно-металлургического института
Таджикистана

Ведущая организация: **Институт экономики и системного
анализа развития сельского хозяйства
Таджикской академии
сельскохозяйственных наук**

Защита диссертации состоится « ____ » _____ 20__ года в ____ часов на заседании Диссертационного Совета

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

Автореферат разослан « ____ » _____ 20__ года.

Учёный секретарь
Диссертационного Совета,
кандидат экономических наук, доцент

Самадова З.А.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития мирового сообщества значение производства экологически чистой продукции значительно возрастает, что связано с повышением уровня благосостояния населения. В организации производства экологически чистой агропродовольственной продукции Республика Таджикистан обладает немалыми возможностями. Преимущества организации производства в этом направлении проявляются в локальном масштабе, ибо территориальные особенности отдельных районов и ареалов абсолютно подходят для специализации на производстве экологически чистой агропродовольственной продукции. Учитывая значимость проблемы, Основатель мира и единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в Послании Маджлиси Оли подчеркнул, что «Руководители областей, городов и районов обязаны вместе с Министерством сельского хозяйства принимать меры для увеличения площадей сева сельскохозяйственных культур, строительства теплиц и холодильных помещений, обеспечения продовольственного рынка качественной и экологически чистой собственной продукцией и увеличения объема экспорта продукции сферы».¹ В связи с этим в последние годы в Согдийской области были освоены сотни гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые непосредственно выступают предпосылками организации производства экологически чистой агропродовольственной продукции и развития рынка подобной продукции в республике. Вместе с тем, явно проявляется тенденция увеличения инфекционных заболеваний (Covid-19) и роста производства генномодифицированных продуктов питания, наносящих непоправимый вред здоровью человека. А это в свою очередь, еще раз доказывает необходимость увеличения производства и развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции и его главного источника – агропродовольственного сектора экономики.

В последние годы среди отечественных и зарубежных учёных активно ведутся дискуссии о необходимости расширения производства экологически чистой агропродовольственной продукции. Это прямым образом связано с обеспечением продовольственной безопасности, так как в продовольственной сфере ощущается резкий рост производства видов продукции с использованием разных химических средств. Кроме того, в рамках научных исследований учёных и специалистов республики, посвящённых проблемам развития АПК, рельефно проявляется чёткое осознание необходимости проведения теоретических и прикладных научных исследований и разработок по проблемам оценки современного состояния данной отрасли и стратегии развития рыночных отношений агропродовольственной сферы. Проблема актуализируется в рамках формирования и развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции, так как в контексте реализации

¹ Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 26.12.2019. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.president.tj/ru/node/21977> (дата обращения: 12.10.2020 г.)

принципов устойчивого развития это направление занимает центральное место.

Поэтому при разработке и реализации региональной экономической политики особое внимание необходимо уделять процессу формирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции. Создание регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции должно выступать атрибутом региональной экономической политики. В нынешних условиях пока в структуре региональной экономической политики данный вопрос недостаточно освещён. Это требует проведения глубоких теоретических исследований, методологических оценок состояния и перспективы развития, а также представления практических рекомендаций. Поскольку эффективность зависит от уровня инфраструктуры производства, переработки и передвижения экологически чистой агропродовольственной продукции к потребителю, то, следовательно, её необходимо создавать. Всё это определяет актуальность темы и значение диссертационного исследования.

Степень изученности проблемы. Различные теоретические и конкретные аспекты создания и развития рыночных отношений в аграрной сфере нашли отражение в трудах зарубежных учёных и специалистов. Проблемы организации производства экологически чистой продукции и развитие её рынка были исследованы в работах Абалкина Л.И., Бобылева С.В., Пахомовой Н. В., Рихтера К. К., Вержицкого Д.Г., Часовникова С.Н., Коваленко И., Кузнецова Л.М., Чалаи Ю.В., Кожухова О.С. и других.

Региональные проблемы развития агропродовольственного сектора и рынка экологически чистой агропродовольственной продукции непосредственно исследовали Новосёлова Н.Н., Баландин Е.В., Мохначев С.А., Шумкова Т.Н., Шумков Н.В., Навосёлов С.Н., Яшалова Н.Н., Бартанова В.О. и другие.

В отечественной экономической науке общие проблемы и вопросы развития региональной экономики исследованы в трудах таких учёных, как Каюмов Н.К., Рахимов Р.К., Ш.Рахимзода, Хабибов Д.О., Азизов Ф.Х., Умаров Х.У., Абдусаматов Г.С., Улмасов Р.У., Бойматов А.А., Рахимов А.М., Исмоилова М.М., Абдуллоева Ш.Б. Асророва И.А., Шарипов З.Р., Гафуров Х.Г., Кудратов Р.Р., Пириев Дж.С., Бозоров Ш.Ш. и др.

Конкретные аспекты формирования и развития рынка экологически чистой продукции исследуются в работах таких отечественных ученых, как Одинаев Х.А., Азизов Ф.Х., Умаров Х.У., Исайнов Х.Р., Бабаджанов Д.Д., Базаров Ш.Ш., Махмадалиев Б.Н. и др.

Несмотря на это, существующая методологическая база и практика нуждаются в разработке региональной концепции развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в плане согласованности теории и практики, учитывающей её специфические черты и характерные особенности и это предопределило выбор темы диссертации, формулировку цели и задач исследования, его теоретическую и практическую значимость и элементы научной новизны.

Общая характеристика исследования

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических положений процесса формирования и развития регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в рамках программы перехода к индустриально-аграрной модели устойчивого развития экономики регионов Республики Таджикистан.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе определены и решены следующие задачи:

- провести теоретический анализ понятий, связанных с процессами формирования и развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции;

- выявить сущность и необходимость, а также особенности и тенденции развития регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции;

- проанализировать зарубежный опыт формирования и развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции, целесообразность и возможность его использования в регионах Таджикистана;

- разработать модель развития регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции и определить её перспективные параметры;

- выявить приоритетные направления совершенствования форм и методов государственной поддержки производителей и других участников агропродовольственной сферы в плане увеличения объемов производства экологически чистой продукции.

Методы исследования. При разработке основных положений диссертации использовались диалектический и системный подходы в единстве количественного и качественного анализа, метод единства исторического и логического, научной абстракции, индуктивных и дедуктивных обобщений, статистического анализа и экспертных оценок.

Диссертация соответствует следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)», п. 3.2 – Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, методические и прикладные аспекты размещения предприятий, фирм малого и среднего бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств; 3.7 – Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; межрегиональная торговля; 3.24 – Развитие агропромышленного комплекса в регионах, пространственные и территориальные особенности развития сельского хозяйства.

Объектом исследования является формирование регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции и устойчивого его развития в условиях углубления рыночных отношений.

Предметом исследования выступают социально-экономические отношения, возникающие в процессе формирования и развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в экономической

системе региона.

Методологической и теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных исследователей, посвящённые формированию и развитию рынка экологически чистой продукции в агропродовольственном секторе экономики региона, материалы научных и научно-практических конференций, а также результаты прикладных исследований проблем экономической теории и в области пространственной организации производства. При разработке основных положений диссертации использовались диалектический и системный подходы в единстве количественного и качественного анализа, метод единства исторического и логического мышления, научной абстракции, индуктивных и дедуктивных обобщений, статистического анализа и экспертных оценок.

Информационную базу исследования составили данные статистических сборников Агентства статистики при Президенте Республики Таджикистан, законодательные и другие документы органов государственной власти и управления, данные из официальных сайтов международных организаций, а также данные социологических исследований и опросов, проведённых автором.

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических положений, процесса формирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в устойчивости региональной экономической системы.

Результаты исследования, обладающие новизной и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

- уточнены сущность и содержание теоретического понятия «рынок экологически чистой агропродовольственной продукции» и обоснована необходимость её понимания как сегмента внутреннего рынка, функционирующего на основе объективных экономических законов товарного производства, где специфическими объектами обращения выступают товары и услуги экологического характера, потребление которых создаёт условия для повышения эффективности экономики. Систематизированы методические подходы к процессу формирования и развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции, и его связь с охраной окружающей среды, качеством экономического роста и здорового образа жизни населения;

- выявлены характерные черты процесса формирования регионального рынка экологически чистой продукции. Установлено, что они связаны с особенностями регионального хозяйства и его отраслевой структурой, а также менталитетом субъектов, главным образом, государством и характером его действий в процессе производства и реализации экологически чистой продукции в регионе;

- определена роль государства в процессе формирования рынка экологически чистой продукции и в связи со сложностью данного процесса обоснован механизм его функционирования с учётом региональных особенностей Согдийской области, связанных с природно-климатическими условиями и территориальным размещением субъектов – агентов рыночных отношений;

- выявлены предпосылки создания рынка экологически чистой продукции в регионе и, исходя из особенностей, определены производственный и потребительский потенциалы районов и городов Согдийской области. Доказывается необходимость и целесообразность создания инфраструктуры регионального рынка экологически чистой продукции;

- обосновано, что кластеризация аграрного сектора и эффективная деятельность его участников создают основу для организации производства и формирования рынка экологически чистой продукции в регионе. Предложена методика оценки возможностей регионального хозяйства и его субъектов в организации экологического производства и обосновано её практическое применение.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в обосновании теоретических и методических положений формирования и развития регионального рынка экологически чистой продукции. Материалы и результаты исследования способствуют комплексному пониманию необходимости создания условий для специализации агропродовольственного сектора территорий региона в производстве экологически чистой продукции и перехода к конкурентоспособному уровню развития.

Практическое значение. Выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы при разработке и реализации региональной экономической политики устойчивого развития и эффективной деятельности в сфере производства и обращения экологически чистой агропродовольственной продукции. Результаты исследования были внедрены в деятельность некоммерческого кооператива «Био-Кишоварз» (справка №22/20 от 29 января 2020 г), и АООТ «Нексигол» (справка 19 от 29 января 2020 г.), которые непосредственно занимаются организацией производства экологически чистой агропродовольственной продукции в Согдийской области.

Основные положения, выносимые на защиту:

- внесено уточнение в содержание теоретического понятия «рынок экологически чистой агропродовольственной продукции» и обоснована ее связь с решением социально-экономических и экологических проблем региона;
- раскрыты особенности рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в региональном аспекте и обоснованы необходимость его государственного регулирования;
- выявлены предпосылки и факторы развития регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции, доказана необходимость формирования соответствующей инфраструктуры;
- предложена кластерная модель развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции и рассмотрены его особенности в регионе;
- разработаны практические и методические предложения по совершенствованию условий организации производства экологически чистой агропродовольственной продукции в регионе, способствующие ускорению создания данного сегмента рынка региона.

Апробация результатов исследования. Основные результаты

диссертационного исследования обсуждались и были одобрены в ходе международных научно-практических конференций: «Социальное, экономическое и культурное сотрудничество Таджикистана и Узбекистана: история и современность» (Худжанд, 2019); республиканских научно-практических и научно-теоретических конференций: «Таджикистан в 21 веке: перспектива устойчивого развития национальной экономики» (Худжанд, 2014), «Развитие предпринимательства в современных условиях: проблемы и пути их решения» (Худжанд, 2018), а также на научных семинарах и конференциях молодых учёных и специалистов Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова (2014 – 2019).

Научные публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы изложены в 8 научных работах, из них 6 опубликованы в рецензируемых изданиях из Перечня изданий ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Общий объём публикаций по данной проблематике составляет 5,2 п.л., из них авторских 3,2 п.л.

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, включающего 177 наименований, содержит 153 страниц основного текста, 15 таблиц и 10 рисунков.

Во введении изложена актуальность темы исследования, цель и задачи, степень разработанности, методология исследования и научные результаты.

В первой главе **«Теоретические основы формирования и развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции»** рассматриваются понятие «рынок» и его категории, формы и сегменты, методология исследования процессов формирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в регионе, а также объективная необходимость и значение рынка в региональной экономической системе.

Во второй главе **«Механизм формирования регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции»** анализируются предпосылки формирования регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции, дана оценка возможностям на административных территориях региона создания рыночной инфраструктуры, изучен опыт зарубежных стран по формированию рынка экологически чистой агропродовольственной продукции и возможности их использования в регионах Республики Таджикистан.

В третьей главе **«Возможности и перспективные параметры развития регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в Республике Таджикистан»** рассмотрен процесс кластеризации органического сельхозпроизводства как важный фактор развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции, апробирована методика оценки возможностей перспективного развития регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции путём совершенствования системы государственной поддержки субъектов-

производителей и потребителей экологически чистой продукции.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

На современном этапе формирования рыночной системы отношений регулирование социально-экономических процессов тесно связано с сохранением природной среды для жизнедеятельности людей. Механизм стимулирования экологической модернизации, широко используемого в странах с развитой экономикой, положительно сказывается на трансформации «грязных» и создании «зелёных» отраслей промышленности. В более широком смысле экомодернизация стимулирует инновационный процесс, который сопровождается переходом значительной части капитала из ресурсоёмких отраслей в наукоёмкие производства, где главным фактором становятся знания. Благодаря этому, в экономике появляются новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов, создаются новые блага, товары и услуги, необходимые для удовлетворения их потребностей. Процесс формирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в контексте принятий концепции устойчивого развития рыночной экономики значительно ускоряется.

В диссертации отмечается, что в этом процессе рынок экологически чистой агропродовольственной продукции становится важным направлением в развитии экономики и важнейшей задачей государства в этом направлении является создание условий для развития данного сектора экономики. Но здесь имеются некоторые нюансы, связанные со становлением рыночных отношений на основе принципов устойчивого развития. Это, **во-первых**, когда каждый субъект рынка, вступая в хозяйственные отношения, преследует свои собственные интересы, и такое их действие не совсем связано с успешным функционированием национальной экономики. Поэтому механизм рынка такого, какой он есть, должен существовать и в секторе экологического производства. Т.е., он должен создать условия осмысления и взаимосвязи принимаемых решений через факторы рынка, к которым относится система цен, конкуренции, спроса и предложения. **Во-вторых**, должны устанавливаться связи, которые выступают основой реализации экологически чистых товаров. В современных условиях в экономике Таджикистана такие связи вовсе отсутствуют. Исходя из этого, считаем, что одной из важных задач в формировании рынка экологически чистой агропродовольственной продукции является создание сети её реализации. Важно, чтобы данная сеть охватывала бы международные рамки. Именно рынки промышленно развитых стран обладают высоким спросом на экологические товары, что определяет стратегии рынка экологически чистых товаров в Республике Таджикистан. **В-третьих**, рынок представляет собой сложную социально-экономическую систему. Несогласованность или отсутствие хотя бы одного из её элементов (инфраструктура, оптовая торговля и т.д.) приводит к снижению эффективности хозяйствования. Следовательно, рынок, выступая движущей силой в национальном хозяйстве, через её основные законы влияет на ход развития событий. Параллельно, все условия и факторы окружающей среды

оказывают влияние на функционирование рынка. В меняющихся условиях экономической, правовой, демографической, социокультурной, природно-климатической и научно-технической среды рынок экологически чистой агропродовольственной продукции должен своевременно реагировать на эти условия.

Необходимость формирования и развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции (ЭЧАП) также заключается в решении экологических проблем. Хотя в рамках одного сегмента рынка, там более в нашем случае – сегмента регионального рынка, его воздействие неощутимо, но это косвенным образом влияет на решение проблемы. Организация экологически чистой агропродовольственной продукции и его потребление привлечёт за собой ряд положительных последствий, которые можно наблюдать на рисунке 1.



Рисунок 1. Взаимосвязь рынка ЭЧАП с решением социально-экономических и экологических проблем

Формирование рыночной системы отношений на основе концепции устойчивого развития является сложным процессом, связанным с отсутствием необходимых институциональных социально-экономических предпосылок.

Практика внедрения концепции устойчивого развития показывает, что в нынешних условиях понятие рынка в этом направлении элементарно отсутствует. Мы считаем, что с формированием рынка, функционирующего по принципам этой концепции, ускорило бы процесс внедрения этой концепции.

Автор работы, в состав элементов устойчивого развития включает рынок экологически чистой агропродовольственной продукции, так как необходимость формирования и развития этого рынка, в первую очередь, заключается в решении экологических проблем. На сегодняшний день одной из серьёзных проблем человечества становится проблема экологическая, которая, охватывая весь мир, влечёт за собой угрозу уничтожения жизни на планете. Глобальный характер этой проблемы заключается ещё и в том, что в результате развития научно-технического прогресса и истощения природных ресурсов в мире происходят климатические изменения, такие, как глобальное потепление, угроза глобально-всемирного потопы, загрязнение мирового океана, увеличение в воздухе углекислого газа и др. Среди этих проблем особое место занимает потребление человечеством необходимых продуктов питания, воды и воздуха. В этих условиях особое значение приобретает изменение технологических моделей, хотя бы в производстве продуктов питания, чтобы общество могло бы потреблять продукцию без всяких химикатов и ядовитых веществ (ГМО).

Теоретический анализ существующих понятий показывает различную его трактовку. Так экологический рынок рассматривается как совокупность субъектов рыночных отношений, занимающихся непосредственным производством и реализацией продуктов и услуг экологического характера, направленных на охрану окружающей среды. Часто к такому определению добавляют экологичность технологических процессов в отраслях и сферах экономики, а также мониторинг за объектами рынка, которые могут выступать в нескольких формах. Другие представляют, что в реальной действительности процесс обеспечения экологичности технологических процессов и установление контроля за ними являются сложной задачей, ибо речь идёт о регулировании самого экологического рынка и соотношении спроса и предложения между ними.

Принимая во внимание мнения ученых в плане сущности рынка экологически чистой продукции, автором представляется понятийный аппарат данной экономической категории, согласно которому рынок экологически чистой агропродовольственной продукции представляет собой сегмент рынка, на который получают доступ специфические субъекты рынка и в нём на основе законов рынка происходит обращение со специфическими объектами (товары и услуги экологического характера) и в условиях современной экономики он выступает как технологически замкнутая система, которая, являясь открытой, создаёт необходимые условия для повышения эффективности национальной экономики. Функционирование рынка экологически чистой агропродовольственной продукции автор обосновывает следующими обстоятельствами: **во-первых**, рынок экологически чистой агропродовольственной продукции только формируется и этот процесс продолжается в усиленном решении в будущем. Поэтому в нём преобладает принцип неорганизованности, что требует создания необходимой инфраструктуры и институтов управления. **Во-вторых**, на рынке экологически чистой агропродовольственной продукции слабо проявляется его взаимосвязь с другими рыночными сегментами. На начальном этапе становления

национального рынка сегмент носит замкнутый характер, обусловленной ограничениями доступа специальных субъектов, имеющих возможность и потенциал для производства экологически чистой агропродовольственной продукции. В связи с этим возникает вопрос о сертификации продукции потенциальных производителей и только после получения документа, подтверждающего экологичность товаров, они допускаются к рынку. В Республике Таджикистан главным субъектом выступает государство в качестве производителя и регулятора. **В-третьих**, формирование рынка экологически чистых товаров и их эффективное функционирование, ибо от этого во многом зависит конкурентоспособность региональной и национальной экономик.

В работе отмечается, что процесс окончательного формирования и успешного функционирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции во многом зависит от учёта триады основных факторов, влияющих на темпы экологического роста: рынок – мотивация – конкуренция. Использование их будет способствовать повышению эффективности всего воспроизводственного процесса, являющегося основой для стабилизации цен на экологически чистую агропродовольственную продукцию.

Следовательно, цены – как категория взаимодействия спроса и предложения становятся главным фактором формирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции (рисунок 2).



Рисунок 2. Основные черты формирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в Республике Таджикистан

В условиях Республики Таджикистан домашнее хозяйство выступает в качестве важного элемента рынка экологически чистой агропродовольственной продукции. Но вместе с тем, количество домашних хозяйств, где организовано производство экологически чистой продукции, является явно недостаточными. Это связано с существующими трудностями сертификации экологически чистой агропродовольственной продукции и отсутствием органа, занимающимся им, а также недостаточностью возможностей в организациях, экспортирующих экологически чистую продукцию.



Рисунок 3. Структура регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции

Диссертант отмечает, что в процессе формирования регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции возникает вопрос подбора соответствующего региона. В данном случае, на наш взгляд, необходимо выявить основной признак, который характеризует региональные рынки республики. Исходя из того, что региональные рынки Республики Таджикистан в основном носят районный характер, должна разрабатываться система показателей, определяющих их потенциал в производстве экологически чистой продукции. В качестве этой системы с нашей стороны предлагается использование следующих показателей:

1) структура производства и реализации органической продукции на рынке;

2) доля товаропроизводителей экологически чистой агропродовольственной продукции региона в общем объёме рынка подобной продукции;

3) потенциал и экологические свойства региона;

4) доля денежных доходов за счёт экологического производства в структуре общих доходов региона (по отношению ВРП).

Вышеприведённые показатели определяют количественную сторону развития рынка экологически чистой продукции. Кроме этого, ещё необходимо определять качественные показатели, в качестве которых могут выступать:

1) производительность труда в экологически чистом производстве;

2) издержки производства и рентабельность производства единицы экологически чистой продукции;

3) баланс производства и распределение важнейших видов продуктов питания (зерно, картофель, мясо, молоко и др.);

4) экспортная квота экологически чистой продукции;

5) возможности использования ресурсов конкретных зон согласно принципам устойчивого развития.

Использование указанных показателей даёт возможность определения региональной специализации в формировании рынка экологически чистой агропродовольственной продукции. Через эти показатели можно определять более пригодные регионы, где можно организовать производства, посредством которых уже сформируется сеть рынка экологически чистой продукции.

В процессе формирования регионального рынка экологически чистой продукции необходимо определить потенциал административных территорий в производстве экологически чистой агропродовольственной продукции и её специализации, а также систему показателей, характеризующих участие домашних и других хозяйств в рыночном обмене.

Однако надо иметь в виду, что ряд показателей носит расчётный характер, поскольку хозяйства, а также органы государственной статистики такой учёт не ведут.

В связи с этим в работе сделана попытка определения доли товаропроизводителей чистой экологически чистой агропродовольственной продукции в формировании предложений на региональном рынке с учётом структурой их специализации. Важным является расчёт показателей потенциала и экологические свойства региона с учётом денежных доходов, получаемых за счёт экологического производства. Что касается экологического производства, то сейчас оно в структуре общих доходов региона невелико.

В работе предложено при разработке баланса производства и распределение важнейших видов продуктов питания выделить отдельной строкой ЭЧАП: картофель, мясо, молоко и др. Это позволит определить размеры внутреннего потребления и рассчитать ёмкость рынка и экспортной квоты экологически чистой продукции, а также распределить их по регионам и административным территориям с учётом возможностей использования ресурсов конкретных зон.

Но вместе с тем, расчёт указанных показателей базируется на степени

региональной специализации хозяйств на производство экологически чистой продукции и определение пригодных территорий региона, где можно организовать производства и формировать сеть предприятий по реализации экологически чистой продукции.

В работе подтверждается необходимость государственной поддержки производителей и бизнес-структур путём сертификации экологически чистой агропродовольственной продукции. Особенно это касается тех, кто занят в сфере сельхозпроизводства. Например, ряд дехканских (фермерских) хозяйств Бабаджангафурского, Канибадамского, Спитаменского и Джабборрасуловского районов Согдийской области с 2013 года активно внедряют органический способ производства хлопка-сырца, и они попытались сертифицировать свою продукцию. Однако в реальной практике из-за общей координации отсутствия деятельности государственных органов, сертификация хлопка-сырца, произведённого органическим способом, не была произведена. Поскольку на территории Республики Таджикистан нет органа по сертификации экологически чистой продукции, то она осуществляется с большими затратами за рубежом. Поэтому в работе обосновывается необходимость создания в рамках «Точикстандарт» специализированного компетентного органа по сертификации и контролю за качеством экологически чистой продукции. Следовательно, государству отводится важная регулирующая функция поддержки административных территорий и расположенных в них субъектов хозяйствования, занимающихся производством и реализацией экологически чистой продукции (рисунок 3).




Рисунок 3. Форма государственного регулирования производства и обращения экологически чистой агропродовольственной продукции

В них работают около 61% от общего числа занятых в народном

хозяйстве и 73,6% населения проживает в сельской местности. Несмотря на уровень развитости рыночных отношений, продолжающегося продовольственного кризиса и другие тенденции, возникающие в различных сферах мировой экономики.

Что касается регионального агропродовольственного рынка Согдийской области, то здесь наблюдается тенденция роста не только объёма производства продукции сельского хозяйства, но и в расчёте на душу населения (табл.1).

Таблица 1

Динамика роста производства продукции сельского хозяйства на душу населения в Согдийской области (в кг)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 к %	
							2014	2018
Зерно	94,7	119,5	121,7	118,8	102,5	122,6	129,5	119,6
Картофель	132,6	133,7	130,8	124,5	156,6	166,4	125,5	106,2
Овощи	155,3	175,3	178,8	184,1	194,7	182,9	117,7	93,9
Бахчевые	44,4	55,1	46,2	51	42,8	47,1	106,1	110,04
Фрукты и ягоды	46,7	19,5	44,01	47,4	52,4	55,7	119,3	106,3
Виноград	24,1	20,7	21,7	21,9	23,1	22,8	94,6	98,7

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области-2020. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. - С. 8, 9, 187,188

Производство основных наименований продовольственной продукции в Согдийской области за последние пять лет увеличивалось ежегодно в среднем на 20%. Рост производства зерна на душу населения составляет 22,6%; картофель – 25,5%; овощи 17,7%, фрукты и ягоды – 19,3% при увеличении числа постоянно проживающего населения области на 11%. Такое соотношение создаст условия и расширит возможности субъектов хозяйствования для увеличения объёмов экспорта продовольственной продукции.

Важный элемент рынка ЭЧП составляют цены, уровень которых быстро растёт на продовольственные товары, опережая темпы инфляции.

Таблица 2

Индексы объёма продукции сельского хозяйства Согдийской области (в ценах 2019 года)

	1990	1995	2000	2005	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Всего	100	49,9	132,1	152,4	105,7	93,3	109,5	121,9	103,7	81,3
Темп инфляции										
В том числе:										
Растениеводство	100	58,7	106,	158,4	100,6	92,7	110,2	129,2	105,6	296,8
Животноводство	100	26,2	287,2	139,1	120,1	94,9	107,9	104,4	103,3	29,5
Рыбоводство	-	-	100	167,2	99,2	144,0	100,9	112,1	106,2	116

Источник: Расчёты автора на основе данных “Статистического ежегодника Согдийской области-2020. – С. – 180.

В период с 2005 до 2015 гг. идёт процесс снижения индекса объёма производства сельскохозяйственной продукции области, а за последние годы наблюдается положительный рост. Причиной такого колебания индекса цен, наряду с ухудшением состояния земель сельскохозяйственного назначения в некоторых районах Согдийской области и влияние природных катаклизмов, происходивших в ранние годы, является снижение урожайности

сельскохозяйственных земель.

Парадокс ситуации состоит в том, что в хозяйствах населения земельные угодья используются более эффективно, нежели в дехканских (фермерских) хозяйствах, хотя природные и другие условия являются одинаковыми.

При этом не менее важным фактором, способствующем росту урожайности сельскохозяйственных культур, является внесение минеральных и органических удобрений, а также выполнение агроинженерных мероприятий.

Анализ сложившейся ситуации в Согдийской области в плане условий производства показывает, что в регионе имеются предпосылки для формирования и развития экологически чистого производства.

Таблица 3

Оценка возможностей организации производства экологически чистой агропродовольственной продукции в городах и районах Согдийской области за 2019 год

№	Районы	Население (тыс. чел.)	Объём промышленной продукции (тыс. сом.)	Количество промышленных предприятий	Количество дехканских (фермерских) хозяйств	Дехканские (фермерские) хозяйства, внедряющие принципы органическое производство	Доля промышленных предприятий по отношению субъектов аграрного сектора, %
1	Бободжангафуровский район	367,6	1015459,5	96	6602	3	14,5
2	Канибадам	205,5	193848,9	44	7902	2	5,6
3	Исфара	265,1	296576	48	13078	2	0,4
4	Ашт	161,6	183487,4	13	5008	1	2,6
5	Зафарабад	72,4	176191,6	20	3914	-	5,1
6	Матча	122,6	196197,5	29	4654	-	6,2
7	Джабборрасуловский район	132,7	169014,6	24	2173	4	11,04
8	Спитамен	136,7	303808,6	21	1060	2	19,8
9	Истаравшан	262,5	355907,7	45	9056	-	5,0
10	Деваштич	165,7	29437,9	11	2320	-	4,7
11	Шахристан	41,5	27996,3	7	2136	2	3,3
12	Айни	81,0	784483,6	8	1086	-	7,4
13	Пенджикент	290,3	1469465	12	5097	-	2,3
14	Горная Матча	24,2	1778,2	-	-	-	0,0
15	г.Худжанд	180,0	942582,8	163	-	-	100
16	г.Бустон	35,1	182273,8	26	-	-	100
17	г.Гулистон	47,1	3526706,2	30	-	-	100
18	г. Истиклол	16,9	27882,6	4	-	-	100

Источник: Составлена автором на основе данных Главного управления сельского хозяйства Согдийской области

Надо отметить, что результаты вышеприведённого анализа не могут полностью охарактеризовать возможности создания и функционирования рынка экологически чистой продукции в регионе. Поэтому мы немного изменим параметры анализа с целью более полной оценки предпосылок

развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в Согдийской области.

При организации производства и обращения экологически чистой продукции в рамках крупного региона, каким является Согдийская область следует учесть особенности каждой административной территории, что требует оценки их возможностей и условий.

В Согдийской области имеются 8 городов и 14 районов, которые специализируются на аграрном производстве ЭЧАП.

К числу их относится, **во-первых**, недостаточное, а в ряде случаев неэффективное регулирование рынка агропродовольственной продукции в различных городах.

Во-вторых: в контексте формирования рынка экологически чистой продукции в регионе возникают проблемы, решениями которых является очевидно, инфраструктура рынка экологически чистой продукции ещё находится на стадии формирования, а существующая не обеспечивает условия для нормального функционирования субъектов хозяйствования, занимающихся производством и реализацией ЭЧАП.

В-третьих, не наложен механизм взаимоотношений между производителями и потребителями ЭЧАП, ибо требования, осуществляющие связь между ними и посредниками очень высоки.

В контексте формирования рынка экологически чистой продукции в регионе возникают несколько проблем, основной из которых является инфраструктура рынка экологически чистой продукции. Общеизвестно, что категория инфраструктуры имеет многогранное значение и представляет собой комплекс отраслей народного хозяйства, обеспечивающих реализацию экономических отношений и создающих условия для нормального функционирования всех субъектов хозяйствования, в том числе и общества в качестве потребителей.

В работе констатируется о слабом развитии не только общей инфраструктуры, но и инфраструктуры рынка экологически чистой продукции. (рисунок 4)

На завершающем этапе перехода к рыночной экономике и в процессе формирования рынка экологически чистой продукции создаются условия для инфраструктуры, состоящей из многочисленных объектов производственного, транспортного, торгового и обслуживающего характера.

Из вышеприведённого следует, что инфраструктура рынка экологически чистой агропродовольственной продукции охватывает более широкий диапазон. Каждый приведённый элемент имеет тесную взаимосвязь в формировании рынка экологически чистой продукции. Далее дадим оценку степени развития этих институтов и элементов в Республике Таджикистан.

Процесс перехода экономики Республики Таджикистан к индустриально-аграрной модели предполагает всесторонний учёт экологических факторов. Речь идёт о создании и совершенствовании организации производства и обращении товаров и услуг, соответствующих внедрению принципов органического производства в сельском хозяйстве с широким применением

экологических требований. Прежде всего, это механизация и авторизация производства, а также инженерная мелиорация земель, улучшающих её состояние.



Рисунок 4. Элементы регионального рынка производственной инфраструктуры

Зарубежный опыт организации рынка экологически чистой продукции показывает широкое использование ценового механизма в конкурентной борьбе. Согдийская область, имея абсолютное преимущество по ряду производимых товаров в сельском хозяйстве, практически их не использует. Например, один из весьма значимых экологически чистых продуктов аграрного сектора является абрикос. Он обладает высокими вкусовыми качествами и технологическими свойствами. Однако, Исфаринский абрикос уступает в сроках продвижения до конечного потребителя продукции, связанных с низким уровнем маркетинга и отсутствием деловой репутации отечественных товаропроизводителей. В последние годы лучше стали условия транспортировки и доставки этой продукции, а упаковка, сортировка и маркировка не соответствуют международным стандартам.

В работе определяется, что аграрные кластеры в Республике Таджикистан находятся на этапе агломерации и в её рамках активизируется процесс, объединяющий производство и обращение ЭЧАП. Они охватывают предприятия и организации, интересы которых совпадают и находятся в близости друг от друга.

Учитывая это, в работе определены субрегионы, где возможность организации экологически аграрных кластеров оценивается достаточно высоко (табл. 4).

Таблица 4

Организация региональных экологических аграрных кластеров в субрегионах Согдийской области

№	Субрегион	Общая площадь	Коэффициент дифференциации	Преимущества в создании аграрного экологического кластера
1	Г.Худжанд, Бободжангафуровский район	2,98	4,1	Выступает более крупным, с точки зрения инфраструктуры, производственной концентрации и по числу проживающего населения (почти 25% населения Согдийской области) превосходит все другие субрегионы. Можно создать молочно-мясной, парниковый и овощной кластеры.
2	Канибадамский и Исфаринский районы	1,6	3,3	Регион обладает хорошими географическими условиями. Исфаринский район был в своё время промышленной зоной, где в определённой степени сохранилась производственная инфраструктура из прошлого века. Канибадамский район обладает климатом, позволяющим производить экологическую продукцию.
3	Зафарабадский и Истаравшанский районы	1,1	3,0	Крупный регион, специализирующийся в аграрном производстве. Но, к сожалению, наблюдается слабый уровень развития промышленности.
4	Деваштичский, Шахристанский районы	2,8	2,9	Хорошие регионы, где можно создать экологические кластеры, но производству картофеля и продукции из него.
5	Аштский район	2,8	3,7	Отдалённый регион, где можно организовать плодовоовощной кластер. Но он нуждается в инфраструктурной модернизации.
6	Матчинский район	1,0	3,1	Регион, специализирующийся в хлопководстве, имеет возможности создания хлопкового кластера.
7	Спитаменский и Джабборрасуловский районы	0,7	2,9	Регион специализируется в основном на производстве аграрной продукции, где уже наблюдается внедрение органического сельского хозяйства. Созданы отдельные дехканские (фермерские) хозяйства, работающие по принципам органического сельского хозяйства.
8	Айнийский и Горно-Матчинский районы	8,9	2,4	Регионы с хорошими экологическими условиями. Можно развивать кластеры в животноводстве.

Разработано автором на основе электронного справочника Википедия: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>. Дата обращения: 13.02.2019; Данные управлений районом статистики.

Все территории Согдийской области разделены на 8 субрегионов со своими специфическими особенностями, обладающие возможностью создания аграрных кластеров.

В представленной модели формирования регионального рынка экологически чистой продукции выделено четыре главных направления кластерного аграрного производства, в рамках которого сосредотачивается производство экологически чистой агропродовольственной продукции

(рисунок 5).




Рисунок 5. Кластерный механизм формирования регионального рынка экологически чистой сельхозпродукции

Каждый из четырёх (зерновой, хлопковый, плодовоовощной и кисломолочный) аграрных кластеров взаимодействуют между собой и осуществляет взаимосвязь друг с другом в процессе создания конечной продукции и её реализации, что определяет общую эффективность воспроизводства в аграрном секторе.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование процессов формирования и развития рынка экологически чистой агропродовольственной продукции позволяет сделать следующие выводы:

1. На современном этапе развития системы рыночных отношений возникает ряд ограничений, усложняющих эффективное функционирование внутреннего рынка. В рамках последнего формируются отраслевые и территориальные рынки, к числу которых относится экологически чистая продукция. Процесс его формирования является сложным и происходит на основе законов товарного производства и обращения товаров и услуг экологического характера путём взаимодействия специфических субъектов рынка, представляя общий спрос и предложения, сбалансированность которых способствует повышению эффективности национальной экономики. [8-А]

2. Рынок экологически чистой продукции имеет ряд особенностей, связанных со специфическим функционированием экологической системы региона. Это, **во-первых**, рынок экологически чистой агропродовольственной продукции Республики Таджикистан, на начальном этапе носит неорганизованный характер, а в настоящее время с созданием инфраструктуры этого рынка и институтов, регулирующих деятельность рыночных субъектов, процесс приобретает цивилизованный характер; **во-вторых**, рынок экологически чистой агропродовольственной продукции, выступая сегментом национального рынка, имеет слабую связь с другими сегментами рынка. Это выражается в том, что на начальном этапе становления экономической системы сегмент национального рынка представляет собой технологически замкнутый характер, ибо в нём участвуют только те субъекты, которые способны производить и сертифицировать экологически чистую продукцию. Рынок в Республике Таджикистан должен носить регулирующий характер и в нём, **в-третьих**, на рынке экологически чистой агропродовольственной продукции главным субъектом является государство, которое выступает в качестве производителя и регулятора экономических отношений между участниками рыночного обмена. [1-А]

3. Рынок экологически чистой продукции тесно связан с агропродовольственным сектором экономики и содействует решению трёх взаимосвязанных задач: обеспечение продовольственной безопасности, занятость населения и охрану окружающей среды. [2-А]

4. Производство экологически чистой агропродовольственной продукции становится эффективным при его организации на отдельных территориях Согдийской области, где не используются традиционные технологии или на специально отведённой для этого территории - «экотерритории». [7-А]

5. Обеспечение необходимых условий для функционирования рынка экологически чистой продукции требует разработки и реализации программных мер, направленное на повышение потенциала экологического производства, а также определения прогнозных изменений основных параметров рынка экологически чистой агропродовольственной продукции. Улучшение конъюнктуры рынка и достижения необходимых пропорций спроса и предложения требует привлечения международных организаций для проведения сертификации экологически чистой продукции. Кроме того, ещё и совершенствования используемых прямых и косвенных методов государственного регулирования аграрного сектора с учётом принципа создания условий для развития «зелёной» экономики! При организации экспорта экологически чистой продукции необходимо формировать специального логического центра и сети по реализации этой продукции.

В процессе формирования и развития рынка экологически чистой продукции встречаются трудности в определении контуров функционирования субъектов лицензирования и сертификации правил организации экологического производства с возможными наказаниями в случае их несоблюдения. Отсутствие закона о производстве экологически чистой продукции ослабляет

стимулирующий характер действия государства, усугубляется не решением вопросов ценообразования и товародвижения. [1-А]

Другой вариант концовки предложения: усугубляется тем, что вопросы ценообразования и товародвижения остаются нерешенными.

6. На формирование и развитие рынка экологически чистой агропродовольственной продукции оказывают влияние различные факторы. **Во-первых**, этот рынок тесно связан с природоохранной деятельностью государства и способствует сохранению естественного свойства экосистемы. Технологии, используемые в процессе экологического производства, не наносят вреда окружающей среде, а наоборот, способствуют восстановлению естественных свойств почв сельскохозяйственных земель. **Во-вторых**, рост употребления ГМО может стать причиной возникновения различных заболеваний и повлечь за собой изменение элементов в организме человека. Эта серьёзная проблема может привести к ухудшению гендерного состава населения и демографических процессов в будущем. [5-А]

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования:

Результаты проведённого исследования процессов формирования и развития рынка ЭЧАП позволяют сделать следующие предложения:

7. В силу ускорения процесса экологизации необходимо разработать региональную программу мер по формированию и развитию экологически чистой продукции, а также экологизацию промышленности и экономики региона в целом. Важно, чтобы в разработке данной программы были учтены следующие элементы:

- постепенное увеличение посевных площадей органической сельскохозяйственной продукции;
- учет климатических особенностей субрегионов в специализации экологически чистой агропродовольственной продукции;
- стимулирование производителей экологически чистой сельскохозяйственной продукции;
- формирование системы мониторинга и контроля производства экологически чистой агропродовольственной продукции;
- развитие инфраструктуры производства, сбыта и оборота экологически чистой агропродовольственной продукции. [1-А]

8. Повышение эффективности функционирования продовольственного рынка и его сегмента ЭЧАП во многом зависит от уровня инфраструктурного обслуживания субъектов и других хозяйств, занимающихся производством и реализацией ЭЧАП. Поэтому было бы целесообразно создание инфраструктуры экологического продовольственного рынка, в котором должны принять участие государство и другие агенты рыночного обмена. Она может создаваться на принципе долевого участия в форме акционерного общества или кооператива, а также производителей сельскохозяйственной продукции и перерабатывающих предприятий. 3) Центральное место в рыночном механизме рынка экологической сельскохозяйственной продукции занимают цены. Учитывая, что низкую эластичность спроса от цены имеет длительный период

производства, и, следовательно, нужно вносить существенные изменения в порядке ценообразования на экологическую сельскохозяйственную продукцию, повышая роль государства в регулировании цен путём предоставления субвенции государственного бюджета. [3-А]

9. Процессы, связанные с кластеризацией агропродовольственного сектора региональной экономики, способствуют решению ряда проблем формирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции. Прежде всего, это - А) необходимость принятия комплексной программы мер, направленной на совершенствование институтов регулирования рыночных отношений, обеспечивающих оптимальные условия для субъектов хозяйствования, функционирующих в сфере производства и обращения экологически чистой агропродовольственной продукции. Б) Развитие инфраструктуры экологического производства на отдельных территориях области, где сосредоточены промышленные предприятия по изготовлению ЭЧТ и их реализация через специализированные рынки. В) Было бы целесообразно организовать центр по экомаркировке сельскохозяйственной экологически чистой продукции, экосертификации, лицензированию хозяйственной деятельности и ведение статистики, проведение условий развития экологического аграрного рынка чистой продукции. [3,4-А]

10. При регулировании производства и реализации экологически чистой агропродовольственной продукции государственные органы управления должны использовать современные приёмы, основанные на теории рыночной экономики, включая регулирование механизма продукции, соотношение спроса и предложения на основе цен на них, а также государственной поддержки, способствующей повышению охраны окружающей среды. [6-А]

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В изданиях, определённых ВАК для публикации результатов научных исследований

- [1]. **Махмудов М. К.** Особенности формирования рынка экологически чистой продукции в Республики Таджикистан [Текст] / М.К.Махмудов // Ученые записки (серия естественные и экономические науки – №3 (46) 2018, – С. 132-139 – 0,5 п.л
- [2]. **Махмудов М. К.** Рынок экологически чистой продукции: современная интерпретация и особенности становление в Таджикистане [Текст] / Р.С. Шокиров, М.К. Махмудов // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики – №3 (76), 2018, Хучанд – С. 64-73 – 0,6 п.л (авторских 0,3 п.л.);
- [3]. **Махмудов М. К.** Возможности использования зарубежного опыта формирования рынка экологически чистой продукции в Республике Таджикистан [Текст] / Р.С. Шокиров, М.К. Махмудов // Вестник

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, №4 (81) 2019, Худжанд. – С. 54-64 – 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.);

- [4]. **Махмудов М. К.** Оценка возможностей создания инфраструктуры рынка экологически чистой продукции в регионе [Текст] /М.К. Махмудов // Вестник Таджикского национального университета», №2, 2020, Душанбе. – С. 129-136 – 0,7 п.л.
- [5]. **Махмудов М. К.** Особенности институциональных изменений в аграрном секторе экономики Республики Таджикистан / М.М. Исмаилов, М.К. Махмудов [Текст] // Ученые записки (серия естественные и экономические науки – №2 (46) 2021, Худжанд. – С. 67-72 – 1 п.л. (авторских 0,5 п.л.);
- [6]. **Махмудов М. К.** К вопросу организации производства экологически чистой продукции в аграрном секторе [Текст] / Д.Д. Бабаджанов, М.К. Махмудов // Ученые записки (серия естественные и экономические науки) – №3 (56). 2021, Худжанд. – С. 77-86. – 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.);

В других изданиях

- [7]. **Махмудов М. К.** Тенденции монополизация рынка общественных благ в секторе экономики Республики Таджикистан [Текст] / У.З. Ашуров, М.К. Махмудов / Развитие науки в независимом Таджикистане: Материалы традиционной научно-теоретической конференции преподавателей, профессоров, аспирантов, магистрантов и студентов ТГУПБП, 2018. Худжанд – С. 47-53 – 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.);
- [8]. **Махмудов М. К.** Асосҳои илмии рушди соҳаи кишоварзии экологӣ [Текст] / Д.Д. Бобочонов, М.К. Махмудов / Раҳоварди олимони ҷавон: Маводи конференсияи илмӣ-амалии олимони ҷавони Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Ғафуров, Нури марифат, 2018, Хучанд. – С. 314-319 – 0,5 п.л. (авторских 0,2 п.л.).

Бо ҳуқуқи дастнавис

УДК 338.43 + 331.5 (575.3)
ББК 65.9 (2) 32 + 65,9 (2) 24 (2 тадж)
М 36

МАҲМУДОВ МАЪРУФҶОН ҚАЮМҶОНОВИЧ

**ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ МИНТАҚАВИИ
МАҲСУЛОТИ АГРООЗУҚАВОРИИ АЗ ҶИҲАТИ ЭКОЛОГӢ ТОЗА
(дар асоси маводи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)**

Ихтисос: 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ
(иқтисодиёти минтақавӣ)

АВТОРЕФЕРАТИ

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ
номзади илмҳои иқтисодӣ**

Хучанд - 2021

Кори диссертатсионӣ дар кафедраи идоракунии иқтисодиёт ва маркетинги МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров»

Роҳбари илмӣ: **Бобочонов Даврон Дадочонович**
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор,
чонишини ректор оид ба робитаҳои
байналхалқии ДДҲБСТ

Муқарризони расмӣ: **Исайнов Хисайн Раҳимович**
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, декани
факултети иқтисодиёт ва идоракунии ДМТ

Муассисаи пешбар: **Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ**
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, ректори
Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон
**Институти иқтисодиёт ва таҳқиқи системавии
рушди кишоварзии Академияи илмҳои
кишоварзии Тоҷикистон**

Ҳимояи диссертатсия «___» соли 20__ соати ___ дар чаласаи
Шӯрои диссертатсионии _____ баргузор
мегардад.

Бо диссертатсия ва автореферати он дар китобхонаи Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва сомонаи он _____
шинос шудан мумкин аст.

Автореферат « _____ » соли 2021 фиристода шуд.

Котиби илмии Шӯрои
диссертатсионӣ, номзади илмҳои
иқтисодӣ, дотсент

Самадова З.А.

I. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Дар марҳалаи муосири рушди ҷомеаи инсонӣ аҳамияти истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза назаррас меафзояд, ки бо баландшавии сатҳи неқӯаҳволии аҳолӣ алоқаманд аст. Дар ташкили истеҳсоли маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти зиёдро соҳиб аст. Афзалияти дар ин самт ташкил намудани истеҳсолот дар миқёси локалӣ равшан зоҳир мегардад, зеро хусусиятҳои қаламравӣ ноҳияҳои алоҳида ва майдонҳои онҳо барои самтгирӣ ба истеҳсоли маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза мутлақо мувофиқанд. Аҳамияти ин муаммо ба назар гирифта, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олӣ таъкид намуданд: «Роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадоранд, ки якҷо бо Вазорати кишоварзӣ ҷиҳати зиёд кардани майдони кишти зироатҳо, ташкили гармхонаву сардхонаҳо ва беҳтар намудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватании аз лиҳози экологӣ тоза, коркарди маҳсулоти соҳа ва афзоиш додани ҳаҷми содирот чораҳои қатъӣ андешанд»². Бинобар ин, солҳои охир дар ҳудуди вилояти Суғд садҳо гектар заминҳои таъйиноти кишоварзӣ азхуд шуданд, ки бевосита заминаҳои ташкили истеҳсоли маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ва рушди бозори чунин маҳсулотро дар ҷумҳурӣ фароҳам меоранд. Дар айни замон, тамоюли афзудани шумораи бемориҳои сироятӣ (Covid-19) ва зиёдшавии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоии аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдода, ки ба саломатии инсон таъсири ислохнопазир мерасонанд, равшан зоҳир мегардад. Ин дар навбати худ, бори дигар зарурати бештар намудани ҳаҷми истеҳсол ва рушди бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ва манбаи асосии он - бахши аграриву озуқаворӣ иқтисодиёти миллиро исбот менамояд.

Солҳои охир олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба зарурати густариш додани истеҳсоли маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза баҳсҳо доир менамоянд. Ин мустақиман бо таъмини амнияти озуқаворӣ алоқаманд аст, зеро дар соҳаи маҳсулоти озуқаворӣ бошиддат афзудани истеҳсоли навъҳои маҳсулот бо истифодаи воситаҳои гуногуни кимиёвӣ мушоҳида мешавад. Ба ғайр аз ин, дар таҳқиқоти олимону мутахассисони ҷумҳурӣ, ки ба коркарди муаммоҳои рушди КАС (комплекси агросаноатӣ) бахшида шудаанд, возеҳ дарк гардидани зарурати анҷом додани таҳқиқоти назариявӣ ва амалии масъалаҳои баҳодихии вазъи имрӯзаи соҳа ва стратегияи рушди муносибатҳои бозорӣ дар соҳаи агроозуқаворӣ ба назар мерасад. Муаммо дар доираи ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза баррасӣ мешавад, зеро дар қаринаи татбиқи принципҳои рушди устувор ин самт мавқеи меҳвариро ишғол менамояд.

Аз ин сабаб зимни коркарду амалисозии сиёсати минтақавии иқтисодӣ ба раванди ташаккули бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз

² Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 26.12.2019. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.president.tj/ru/node/21977> (дата обращения: 12.10.2020 г.)

чиҳати экологӣ тоза таваҷҷуҳи махсус зоҳир бояд кард. Бунёди бозори минтақавии бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз чиҳати экологӣ тоза бояд яке аз ҷанбаҳои сиёсати минтақавии иқтисодӣ бошад. Дар шароити ҳозира муаммои мазкур то ҳол дар сохтори сиёсати минтақавии иқтисодӣ ба таври кофӣ баррасӣ нашудааст. Ин тақозо менамояд, ки таҳқиқи амиқи назариявӣ, арзёбии методологии вазъу дурнамои рушд, ҳамчунин пешниҳоди тавсияҳои амалӣ анҷом дода шавад. Азбаски натиҷаи интизорӣ ба сатҳи инфрасохтори истехсолот, коркард ва ҳаракати маҳсулоти агроғизоии аз чиҳати экологӣ тоза ба истеъмолкунанда вобаста мебошад, фароҳам овардани он зарур аст. Ин нуктаҳо мубрамии мавзӯ ва аҳамияти таҳқиқоти диссертатсиониро таъйин менамояд.

Дарачаи омӯхта шудани муаммо. Чиҳатҳои гуногуни назариявӣ ва мушаххаси бунёду рушди муносибатҳои бозорӣ дар соҳаи аграрӣ дар таълифоти олимони мутахассисони хориҷӣ инъикос ёфтаанд. Муаммоҳои ташкили истехсоли маҳсулоти аз чиҳати экологӣ тоза ва рушди бозори он дар корҳои Абалкин Л.И., Бобилев С.В., Пахомова Н. В., Рихтер К. К., Вержитский Д.Г., Часовников С.Н., Коваленко И., Кузнетсов Л.М., Чалаи Ю.В., Кожухов О.С. ва диг. таҳқиқ шудаанд.

Муаммоҳои минтақавии рушди баҳши агроозуқаворӣ ва бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз чиҳати экологӣ тозаро Новосёлова Н.Н., Баландин Е.В., Мохначев С.А., Шумкова Т.Н., Шумков Н.В., Навосёлов С.Н., Яшалова Н.Н., Бартанова В.О. ва дигарон мавриди таҳқиқи баррасӣ қарор додаанд.

Дар илми иқтисодшиносии ватанӣ муаммоҳои умумии рушди иқтисодиёти минтақавӣ дар таълифоти олимони Қаюмов Н.К., Раҳимов Р.К., Ш.Раҳимзода, Ҳабибов Д.О., Азизов Ф.Х., Умаров Х.У., Абдусаматов Г.С., Ёлмасов Р.У., Бойматов А.А., Раҳимов А.М., Исмоилова М.М., Абдуллоева Ш.Б. Асророва И.А., Шарипов З.Р., Ғафуров Х.Г., Қудратов Р.Р., Пириев Ҷ.С., Бозоров Ш.Ш. ва дигарон таҳқиқ шудаанд.

Ҷанбаҳои мушаххаси ташаккули рушди бозори маҳсулоти аз чиҳати экологӣ тоза дар таълифоти олимони ватанӣ Одинаев Х.А., Азизов Ф.Х., Умаров Х.У., Исайнов Ҳ.Р., Бобочонов Д.Д., Бозоров Ш.Ш., Маҳмадалиев Б.Н. ва дигарон таҳқиқ шудаанд.

Бо вучуди ин, пойгоҳи методологии мавҷуда ва амалия ба коркарди концепсияи минтақавии рушди бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз чиҳати экологӣ тоза аз дидгоҳи созгорӣ назария ва амалия ниёз доранд, ки хусусиятҳо ва чиҳатҳои хоси онро ба назар мегирад. Ин интиҳоби мавзӯи диссертатсия, ифодаи ҳадафу вазифаҳои таҳқиқот, аҳамияти назариявӣ амалӣ ва унсурҳои навгонии илмии онро таъйин менамояд.

Тавсифи умумии таҳқиқот

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот. Ҳадафи таҳқиқот аз коркарди нуктаҳои назариявӣ ва матлабҳои методии раванди ташаккул ва рушди бозори минтақавии маҳсулоти агроозуқаворӣ аз чиҳати экологӣ тоза дар доираи барномаи гузариш ба амсилаи саноатӣ-аграрии рушди устувори

иқтисодиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Барои расидан ба ҳадафи мазкур дар кори диссертатсионӣ вазифаҳои зерин гузошта ва ҳал карда шуданд:

- анҷом додани таҳлили назариявии мафҳумҳое, ки бо равандҳои ташаккулу рушди бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза;

- ошкор намудани моҳият ва зарурат, ҳамчунин хусусият ва тамоюли рушди бозори минтақавӣ маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза;

- таҳлил кардани таҷрибаи хориҷии ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза, мувофиқ мақсад ва имконпазир будани татбиқи он дар минтақаҳои Тоҷикистон;

- коркард намудани амсилаи рушди бозори минтақавӣ маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ва муайян кардани хусусиятҳои дурнамои он;

- муқаррар намудани самтҳои афзалиятноки такмили шаклу методҳои дастгирии давлатии истеҳсолкунандагон ва иштирокдорони дигари соҳаи агроозуқаворӣ аз лиҳози афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза.

Методҳои таҳқиқот. Дар рафти коркарди матлабҳо ва муқаррароти асосии диссертатсия дидгоҳҳои диалектикӣ ва системавӣ дар ягонагии таҳлили миқдорӣ ва сифатӣ, методи ягонагии ҷанбаҳои таърихӣ ва мантиқӣ, таҷриди илмӣ, ҷамъбастиҳои индуктивӣ ва дедуктивӣ, таҳлили омӯрӣ ва баҳодихии коршиносона мавриди истифода қарор дода шуданд.

Диссертатсия мувофиқат дорад ба пунктҳои зерини Шиносномаи номгӯи ихтисосҳои ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақавӣ): п.3.2 - Тақсимои қаламравии захираҳои иқтисодӣ; ҷиҳатҳои назариявӣ, методӣ ва амалии ҷойгиркунии корхонаҳо, фирмаҳои бизнеси хурд ва миёна, кластерҳои иқтисодӣ, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, хоҷагиҳои хонавода; 3.7- Бозорҳои локалӣ, таъсисёбии онҳо, фаъолият ва баҳамалоқамандӣ; савдои байниминтақавӣ; 3.24 - Тараққиёти комплекси агросаноатӣ дар минтақаҳо, хусусиятҳои минтақавӣ ва маконии инкишофи хоҷагии қишлоқ.

Объекти таҳқиқот ташаккули бозори минтақавӣ маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ва рушди устувори он дар шароити амиқшавии муносибатҳои бозорӣ мебошад.

Предмети таҳқиқотро муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодие ташкил мекунанд, ки дар раванди ташаккулу рушди бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза дар низоми иқтисодии минтақа ба вучуд меоянд.

Асоси методологӣ ва назариявӣ таҳқиқотро таълифоти муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, ки ба ташаккулу рушди бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар бахши агроозуқаворӣ минтақа бахшида шудаанд, маводи конференсияҳои илмӣ ва илмӣ-амалӣ, ҳамчунин натиҷаҳои таҳқиқоти амалии муаммоҳои назарияи иқтисодӣ дар соҳаи ташкили

фазои истеҳсолот фароҳам оварданд. Зимни коркарди матлабҳои асосии диссертатсия дидгоҳҳои диалектӣ ва системавӣ дар ягонагии тафаккури мантиқӣ ва таърихӣ, таҷриди илмӣ, ҷамъбастиҳои индуктивӣ ва дедуктивӣ, таҳлили омӯрӣ ва баҳодиҳии коршиносон истифода шуданд.

Пойгоҳи иттилоотии таҳқиқотро маълумоти маҷмӯаҳои омӯрии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷатҳои қонунгузорӣ ва ҳуҷҷатҳои дигари мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, ҳамчунин маълумоти таҳқиқоти ҷомеашиносӣ ва пурсишҳои аз ҷониби муаллифи диссертатсия анҷомёфта ташкил намуданд.

Навгони илмӣ таҳқиқот: инкишоф додани матлабҳои назариявии раванди ташаккули бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза бо устувории низоми минтақавӣ иқтисодӣ.

Натиҷаҳои таҳқиқот, ки навоварона буда, ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, аз инҳо иборатанд:

- моҳият ва мундариҷаи мафҳуми назариявии «бозори маҳсулоти озуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза» дақиқ карда шуда, зарурати дарки он ҳамчун ҷузъи бозори дохилии дар заминаи қонунҳои объективӣ иқтисодӣ истеҳсоли мол амалкунанда асоснок гардид, ки объектҳои махсуси гардиш дар он молу хизматрасониҳои хусусияташон экологӣ ба шумор мераванд, ки истеъмоли онҳо барои баланд бардоштани сатҳи самаранокии иқтисодӣ миллӣ шароит фароҳам меорад. Дидгоҳҳои методӣ ба раванди ташаккули рушди бозори маҳсулоти озуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ва робитаи он бо ҳифзи муҳити зист, сифати рушди иқтисодӣ ва тарзи солими ҳаёти аҳоли ба низом дароварда шуданд;

- ҷиҳатҳои хоси раванди ташаккули бозори минтақавӣ маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза муайн карда шуданд. Муқаррар гардид, ки онҳо бо хусусиятҳои хоҷагии минтақавӣ ва сохтори соҳавӣ он, ҳамчунин менталитети субъектҳо, пеш аз ҳама, давлат ва хусусияти амалиёти он дар раванди истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар минтақа алоқаманд мебошанд;

- нақши давлат дар раванди ташаккули бозори минтақавӣ маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза муайян карда шуда, дар робита бо мураккаб будани ин раванд механизми амалкунии он бо назардошти хусусиятҳои минтақавӣ вилояти Суғд асоснок гардид, ки бо шароити табиӣ-иқлимӣ ва ҷойгиршавии қаламравии субъектҳо-агентҳои муносибатҳои бозорӣ алоқаманд мебошанд;

- ҷойгоҳи бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар низоми унсурҳои консепсияи рушди устувор муайян карда шуд. Дидгоҳҳои методӣ нисбат ба раванди ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, вобаста будани он ба ҳифзи муҳити зист, сифати рушди иқтисодӣ ва тарзи солими ҳаёти аҳоли асоснок гардиданд;

- заминаҳои бунёд кардани бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар минтақа ошкор гардида, бо назардошти хусусиятҳои иқтисодӣ имконияти истеҳсоли ва истеъмоли ноҳияву шаҳрҳои вилояти Суғд муайян карда шуданд. Исботи зарурат ва мувофиқи мақсад будани бунёди инфрасохтори бозори минтақавӣ маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза анҷом

ёфт;

- асоснок гардид, ки кластеркунонии бахши аграрӣ ва фаъолияти самарабахши иштирокдорони он барои ташкили истеҳсолот ва ташаккули бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар минтақа замина фароҳам меорад. Методикаи баҳодиҳии имконияти хоҷагии минтақавӣ ва субъектҳои он дар ташкили истеҳсолоти экологӣ пешниҳод гардида, корбасти амалии он асоснок карда шуд.

Аҳамияти назариявӣ таҳқиқоти диссертатсионӣ дар асоснок гардидани матлабҳои назариявӣ ва методи ташаккулу рушди бозори минтақавӣ маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ифода меёбад. Маводу натиҷаҳои таҳқиқот ба фаҳмиши комплекси зарурати фароҳам овардани шароит барои маҳсусгардонии бахши агроозуқаворӣ дар ҳудуди минтақа ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва гузариш ба сатҳи рақобатпазири рушд мусоидат мекунад.

Аҳамияти амалии диссертатсия. Хулосаҳо, пешниҳоду тавсияҳои онро дар коркард ва амалисозии сиёсати минтақавӣ иқтисодии рушди устувор ва фаъолияти самарабахш дар соҳаи истеҳсол ва гардиши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза метавонанд истифода шаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар фаъолияти кооперативи ғайритижоратии «Био-кишоварз» (маълумотномаи №22/20 аз 29 январи с.2020) ва ҶСК «Нексигол» (маълумотномаи №19 аз 29 январи с.2020), ки бевосита бо ташкили истеҳсоли маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза дар вилояти Суғд машғул мебошанд.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- мундариҷаи мафҳуми назариявӣ «бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза» дақиқ карда шуда, робитаи он бо ҳалли муаммоҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва экологии минтақа асоснок гардид;
- хусусиятҳои бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза аз дидгоҳи минтақа ошкор гардида, зарурати танзими давлатии он асоснок карда шуд;
- заминаҳо ва омилҳои рушди бозори минтақавӣ маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза муайян гардида, зарурати ташаккул додани инфрасохтори дахлдор исбот карда шуд;
- амсилаи кластери рушди бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза пешниҳод шуда, хусусиятҳои он дар минтақа баррасӣ гардиданд;
- пешниҳодҳои амалӣ ва методӣ оид ба такмили шароити ташкили истеҳсоли маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза дар минтақа коркард шуданд, ки барои суръат бахшидани бунёди қисми мазкури минтақа мусоидат менамоянд.

Аз санҷиш гузаронидани натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияи илмӣ-амалии байнамиллалӣ: «Ҳамкорӣҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон ва Ўзбекистон: таърих ва замони муосир» (Хучанд, 2019); конференсияҳои илмӣ-амалӣ ва илмӣ-назариявӣ ҷумҳуриявӣ: «Тоҷикистон дар асри 21: дурнамои рушди устувори иқтисодӣ миқдори» (Хучанд, 2014), «Рушди

соҳибкорӣ дар шароити муосир: муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо» (Хучанд, 2018), ҳамчунин дар семинарҳои илмӣ ва конференсияҳои олимони ҷавон ва мутахассисони Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бимзнес ва сиёсати Тоҷикистон, МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Ғафуров» (2014-2019) баррасӣ ва тасдиқ шуданд.

Интишороти илмӣ. Матлабҳои асосӣ ва натиҷаҳои диссертатсия дар 8 таълифоти илмӣ баён шудаанд, ки 6-тои онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Феҳристи ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд. Ҳаҷми умумии интишорот аз рӯйи муаммои таҳқиқшаванда 5,2 ҷ.ч. ташкил медиҳад, ки 3,2 ҷ.ч. муаллифӣ мебошанд.

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса, феҳристи адабиёти истифодашуда бо 141 номгӯй иборат буда, 156 саҳифаи матни асосӣ, 20 ҷадвал, 5 расм ва 2 нақшаро дар бар мегирад.

Дар муқаддима мубрамии мавзӯи таҳқиқот, ҳадафу вазифаҳои он, дараҷаи коркарди муаммо, методологияи таҳқиқот ва натиҷаҳои он баён шудаанд.

Дар боби якум «**Асосҳои назариявии ташаккули бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза**» маҳуми «бозор» ва категорияҳо, шаклу қисмҳои он, методологияи таҳқиқи равандҳои ташаккули бозори маҳсулоти экологӣ дар минтақа, ҳамчунин зарурати объективӣ ва аҳамияти бозор дар низоми минтақавии иқтисодӣ баррасӣ шудаанд.

Дар боби дувум «**Механизмҳои ташаккули бозори минтақавии маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**» заминаҳои ташаккули бозори минтақавии маҳсулоти экологӣ таҳлил шуда, баҳодиҳии имконияти бунёди инфрасохтори бозорӣ дар ҳудудҳои маъмурии минтақа анҷом ёфта, таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ оид ба ташаккули бозори маҳсулоти экологӣ ва имконияти корбасти он дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор гирифт.

Дар боби сеюм «**Имконият ва параметрҳои дурнамои рушди бозори минтақавии маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**» раванди кластеркунонии истеҳсолоти кишоварзии органикӣ ҳамчун омили муҳими рушди бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза баррасӣ гардида, методикаи баҳодиҳии имконияти рушди ояндаи бозори минтақавӣ тариқи такмили низоми дастгирии давлатии субъектҳо - истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагони маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза аз санҷиш гузаронида шуд.

II. МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар марҳалаи муосири ташаккули низоми бозории муносибатҳо танзим намудани равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо ҳифзи муҳити табиӣ барои ҳаёту фаъолияти одамон зич алоқаманд аст. Механизми таҳрики навсозии экологӣ, ки дар кишварҳои иқтисодиёташон рушдёфта васеъ истифода мешавад, ба раванди тағйирдиҳии соҳаҳои «ифлос» ва бунёди соҳаҳои «сабз»-и саноат таъсири мусбат мерасонад. Ба маънои густурдатар эконавсозӣ раванди инноватсиониро таҳрик медиҳад, ки бо гузариши қисми бештари сармоя аз соҳаҳои захираталаб ба истеҳсолоти доништалаб

якчоя сурат мегирад, ки донишҳо омили асосии он мегарданд. Ба туфайли ин дар иқтисодиёт ҷойҳои нави кор барои кормандони баландихтисос таъсис шуда, неъматҳо, молу хизматрасониҳои нава ба вучуд меоянд, ки барои қонё гардонидани талаботи онҳо заруранд. Раванди ташаккули бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза дар қаринаи консепсияи рушди устувори иқтисоди бозорӣ бо суръати бештар амалӣ мегардад.

Дар диссертатсия қайд шудааст, ки дар ин раванд бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза самти муҳими рушди иқтисодиёт гардида, дар ин замина фароҳам овардани шароит барои рушди ин бахши иқтисодиёт вазифаи умдаи давлат ба шумор меравад. Аммо дар ин маврид баъзе тафсилоте вучуд доранд, ки бо барпошавии муносибатҳои бозорӣ дар заминаи принципҳои рушди устувор алоқаманданд: **Якум**, ҳар як субъекти бозор ҳангоми воридшавӣ ба муносибатҳои бозорӣ манфиатҳои худро пайгирӣ менамояд ва чунин рафтор бо амалкарди бомуваффақияти иқтисодиёти миллӣ тамоман алоқаманд нест. Бинобар ин, механизми бозор чуноне, ки ҳафт, бояд дар бахши истеҳсолоти экологӣ низ мавҷуд бошад. Яъне он бояд барои дарку бо ҳам алоқаманд намудани қарорҳои тариқи омилҳои бозор қабулшаванда шароит фароҳам орад, ки ба онҳо низоми нархҳо, рақобатҳо, талаботу пешниҳодот мансубанд. **Дувум**, робитаҳои бояд ба роҳ монда шаванд, ки барои фуруши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза замина фароҳам меоранд. Дар шароити муосир дар иқтисодиёти Тоҷикистон ин гуна робитаҳо тамоман вучуд надоранд. Аз ин ҷо, чунин мешуморем, ки яке аз вазифаҳои муҳими ташаккули бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза бунёди шабакаи фуруши он мебошад. Муҳим аст, ки шабакаи мазкур доираи байналмилалиро фаро гирад. Маҳз бозорҳои кишварҳои аз ҷиҳати саноатӣ рушдёрфта ба молҳои экологӣ талаботи баланд доранд, ки стратегияи бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин менамояд. **Севум**, бозор низоми мураккаби иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошад. Носозгорӣ ё вучуд надоштани ақаллан яке аз унсурҳои он (инфрасохтор, фуруши яклухт ва ғ.) боиси пастшавии сатҳи самаранокии хоҷагидорӣ мегардад. Пас, бозор ҳамчун нерӯи ҳаракатдиҳандаи хоҷагии миллӣ тариқи қонунҳои асосии он ба рафти инкишофи рӯйдодҳо таъсир мерасонад. Дар баробари ин, тамоми шароити омилҳои муҳити зист ба амалкарди бозор таъсиргузор мебошанд. Дар шароити тағйирбандаи муҳити иқтисодӣ, ҳукуқӣ, демографӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ, табиӣ-иқлимӣ ва илмӣ-техникӣ бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза бояд ба ин шароит сари вақт эътино зоҳир намояд.

Зарурати ташаккули рушди бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза (МАЭТ) ҳамчунин аз ҳалли муаммоҳои экологӣ иборат аст. Ҳарчанд дар доираи як қисми бозор, хусусан, мавриди таҳқиқоти мо - қисми бозори минтақавӣ таъсири он эҳсос намегардад, аммо ин ба таври ғайримустақим ба ҳалли муаммо таъсир мерасонад. Ташкили истеҳсоли маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ва истеъмоли он як қатор пайомадҳои мусбатро ба миён меорад, ки дар расми

1 мушоҳида метавон кард.



Расми 1. Робитаи дутарафаи бозори МАЭТ бо ҳалли муаммоҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва экологӣ

Ташаккули низоми бозории муносибатҳо дар асоси концепсияи рушди устувор раванди мураккабест, ки бо набудани заминаҳои зарурии институционалии иҷтимоӣ-иқтисодӣ алоқаманд мебошад.

Амалияи татбиқи концепсияи рушди устувор нишон медиҳад, ки дар шароити муосир мафҳуми бозор дар ин самт феълан мавҷуд нест. Ба андешаи мо, бо ташаккули бозоре, ки аз рӯи принципҳои ин концепсияи амал менамояд, раванди қорӣ намудани ин концепсиярошиддат мебахшад.

Муаллифи диссертатсия ба таркиби он унсурҳои рушди устувор бозори маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тозаро дохил мекунад, зеро зарурати ташаккули рушди чунин бозор, пеш аз ҳама, ҳалли муаммоҳои экологиро тақозо менамояд. Имрӯз яке аз муаммоҳои ҷиддии инсоният муаммои экологӣ ба шумор меравад, ки тамоми дунёро фаро гирифта, таҳдиди маҳви ҳаётро дар сайёра ба миён овардааст. Хусусияти умумиҷаҳонии ин муаммо боз дар он зоҳир мегардад, ки дар натиҷаи суръат гирифтани пешрафти илмӣ-техникӣ ва пурра сарф кардани

захираҳои табиӣ дар олам тағйироти иқлим рӯй медиҳанд, мисли гармшавии куллӣ, таҳдиди туғёни об дар тамоми ҷаҳон, ифлосшавии уқёнуси ҷаҳонӣ, дар ҳаво зиёд шудани гази ангидриди карбон ва ғ. Дар байни ин муаммоҳо мавқеи хосро масъалаи аз ҷониби инсоният истеъмол намудани маҳсулоти зарурии ғизоӣ, об ва ҳаво ишғол мекунад. Дар ин шароит тағйир додани амсилаҳои технологӣ ақаллан дар истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ аҳамияти махсусро касб менамояд. Ин имкон медиҳад, то ҷома маҳсулотро бе моддаҳои кимиёвӣ ва захролудкунанда (ГМО) истеъмол намояд.

Таҳлили назариявии мафҳумҳои вучуддошта таърифҳои гуногуни онҳоро ошкор менамояд. Чунончи, бозори экологӣ ҳамчун маҷмӯи субъектҳои муносибатҳои бозорӣ баррасӣ мегардад, ки бо истеҳсоли бевосита ва фурӯши маҳсулот ва хизматрасониҳои хусусияташон экологии ба ҳифзи муҳити зист нигаронида машғул мебошанд. Аксар вақт ба ин таъриф экологӣ будани равандҳои технологӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт, ҳамчунин мониторингу назорати объектҳои бозорро, ки дар шаклҳои гуногун зоҳир шуда метавонанд, илова мекунанд. Дигарон чунин ақида доранд, ки дар воқеъ раванди таъмини экологӣ будани равандҳои технологӣ ва ба роҳ мондани назорати онҳо вазифаи мураккаб аст, зеро ин ҷо суҳан дар бораи танзими ҳуди бозори экологӣ ва таносуби байни талаботу пешниҳодот меравад.

Ақидаҳои олимонро дар хусуси моҳияти бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба назар гирифта, муаллиф дастгоҳи мафҳумии категорияи иқтисодии мазкурро пешниҳод менамояд, ки мувофиқи он бозори маҳсулоти агрозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза як қисми бозор буда, субъектҳои махсуси бозор ба он дастрасӣ доранд, дар он бо объектҳои махсус (молҳо ва хизматрасониҳои хусусияташон экологӣ) дар асоси қонунҳои бозор муомила сурат мегирад. Дар шароити иқтисодиёти муосир он ҳамчун низоми аз ҷиҳати технологӣ маҳдуде зоҳир мегардад, ки бо сабаби кушод буданаш барои баланд бардоштани самаранокии иқтисодиёти миллӣ шароити заруриро фароҳам меорад. Амалкарди бозори маҳсулоти агрозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тозаро муаллиф бо матлабҳои зерин асоснок менамояд: **якум**, бозори маҳсулоти агрозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳоло дар марҳалаи ташаккулёбӣ қарор дорад ва ин раванд дар оянда бошиддат идома хоҳад ёфт. Бинобар ин, дар он принципи номуташаккилӣ бартарӣ дорад, ки бунёди инфрасохтори зарурӣ ва институтҳои идоракуниро тақозо мекунад. **Дувум**, дар бозори маҳсулоти агрозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза робитаи дутарафаи он бо қисмҳои дигари бозор суст зоҳир мегардад. Дар марҳалаи ибтидоии шаклгирии бозори миллӣ ин қисм характери баста дорад, ки бо маҳдудияти дастрасии субъектҳои махсусе алоқаманд аст, ки барои истеҳсоли маҳсулоти агрозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза имконият ва иқтидор доранд. Аз ин ҷо масъалаи сертификатсияи маҳсулоти истеҳсолкунандагони эҳтимолӣ ба миён меояд ва танҳо баъди гирифтани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи экологӣ будани молҳо ин истеҳсолкунандагон ба бозор дастрасӣ пайдо мекунанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон субъекти асосӣ

давлат мебошад, ки истехсолкунанда ва танзимкунанда аст. **Севум**, ташаккули бозори молҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ва амалкарди самараноки онҳо, зеро рақобатпазирии иқтисодии минтақавӣ ва миллӣ ба ин вобаста мебошад. Зимнан захираҳои табиӣ-иқтисодӣ ва шароити иқлим, ҳамчунин мавҷудияти омилҳои дигари истехсолот имкон медиҳанд, ки суръати баланди рушд ва афзудани ҳаҷми истехсоли молҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин гардад, воридоти онҳо афзуда, ба ҳамин васила тавозуни талаботу пешниҳодот дар доираи қисмати бозори миллӣ амалӣ шавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди пурра ташаккулёбӣ ва амалкарди бомуваффақияти бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ба андозаи зиёд ба назардошти сегонаи омилҳои асосии ба суръати рушди экологӣ таъсиррасон: бозор - ангешиш (ҳавасмандкунӣ) - рақобат вобаста мебошад. Истифодаи онҳо ба баландшавии сатҳи самаранокии тамоми раванди такрористехсол мусоидат менамояд, ки заминаи устуворшавии нархҳо ба маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад.

Пас, нархҳо ҳамчун категорияи таъсироти дугарафаи талаботу пешниҳодот омили асосии ташаккули бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ба шумор мераванд (расми 2).



Расми 2. Ҷиҳатҳои асосии ташаккули бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҷагиҳои оилавӣ ба сифати унсуре муҳими бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза эътироф шудаанд. Аммо дар баробари ин, нокифоя будани миқдори хоҷагиҳои оилавӣ, ки дар онҳо истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ташкил шудааст, возеҳ мебошад. Ин бо душвориҳои мавҷудаи сертификатсияи маҳсулоти экологӣ ва набудани мақомоти бо ин кор машғулшаванда, ҳамчунин бо нокифоягии имконият барои ташкилоти содиркунандаи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза алоқаманд аст.



Расми 3. Сохтори бозори минтақавии маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза

Диссертант қайд мекунад, ки дар раванди ташаккули бозори минтақавии маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза масъалаи интихоби минтақаи дахлдор ба миён меояд. Дар ин маврид, ба андешаи мо, нишонаи асосиро муайян бояд кард, ки хусусияти бозорҳои минтақавии ҷумҳуриро таъин менамояд. Бо назардошти он, ки бозорҳои минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан хусусияти ноҳиявӣ доранд, низоми нишондиҳандаҳое бояд коркард шаванд, ки иқтидори онҳоро барои истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза муайян мекунанд. Ба сифати ин низом аз ҷониби мо истифодаи нишондиҳандаҳои зерин пешниҳод мегардад:

- сохтори истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти табиӣ дар бозор;
- ҳиссаи истеҳсолкунандагони маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи минтақа дар ҳаҷми умумии бозори чунин маҳсулот;

- имконият ва хусусияти экологии минтақа;
- ҳиссаи даромадҳои пулӣ аз ҳисоби истеҳсолоти экологӣ дар сохтори умумии даромадҳои минтақа (нисбат ба ММУ).

Нишондиҳандаҳои дар боло зикршуда ҷанбаи миқдории рушди бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро таъйин мекунанд. Ба ғайр аз ин, нишондиҳандаҳои сифатиро муайян бояд кард, ки дар мавқеи онҳо чунин нишондиҳандаҳо метавонанд пазируфта шаванд:

- маҳсулнокии меҳнат дар истеҳсолоти аз ҷиҳати экологӣ тоза;
- хароҷоти истеҳсол ва даромаднокии истеҳсоли воҳиди маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза;
- тавозуни истеҳсол ва тақсимои навъҳои муҳимтарини озуқаворӣ (ғалла, картошка, гӯшт, шир ва ғ.);
- квотаи содиротии маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза;
- имконияти истифодаи захираҳои минтақаҳои мушаххас мувофиқи принципҳои рушди устувор.

Қорбасти нишондиҳандаҳои зикршуда имкон медиҳад, ки таҳассуси минтақавӣ дар ташаккули бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза таъйин карда шавад. Тарикӣ ин нишондиҳандаҳо минтақаҳои бештар қороямро муайян метавон кард, ки дар онҳо истеҳсолотеро ташкил намудан мумкин аст, ки тавассути онҳо шабакаи бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ташаккул хоҳад ёфт.

Дар раванди ташаккули бозори минтақавӣ маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза иқтидору имконияти ҳудудҳои маъмурӣ дар истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва таҳассуси он, ҳамчунин низоми нишондиҳандаҳои бояд муайян карда шаванд, ки иштироки хоҷагиҳои оилавӣ ва хоҷагиҳои дигарро дар табодули бозорӣ таъйин менамоянд.

Аммо дар назар бояд дошт, ки як қатор нишондиҳандаҳо хусусияти ҳисобӣ доранд, зеро хоҷагиҳо ва ҳамчунин мақомоти омили давлатӣ чунин ҳисобро анҷом намедиҳанд.

Бинобар ин, дар таҳқиқоти диссертсионӣ кӯшиш карда шуд, ки ҳиссаи истеҳсолкунандагони маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар ташаккули пешниҳодот дар бозори минтақавӣ бо назардошти таҳассуси онҳо муайян гардад. Баҳисобгирии нишондиҳандаҳои иқтидору имконият ва хусусияти экологии минтақа бо назардошти даромадҳои пулие, ки аз ҳисоби истеҳсолоти экологӣ ба даст оварда мешаванд, муҳим мебошад. Дар мавриди истеҳсолоти экологӣ бошад, алҳол он дар сохтори даромадҳои умумии минтақа кам аст.

Аммо нишондиҳандаҳои дар боло зикршуда ҷанбаи миқдории рушди бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро муайян мекунанд. Онҳоро бо нишондиҳандаҳои сифатӣ, ки самаранокӣ ва маҳсулнокии меҳнат, хароҷот ва даромаднокии истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро таъйин менамоянд, пурра бояд кард.

Дар қори диссертсионӣ пешниҳод шудааст, ки зимни қорқарди тавозуни истеҳсол ва тақсимои навъҳои муҳимтарини маҳсулоти ғизоӣ МАЭТ (маҳсулоти агроозуқаворӣ экологии тоза): картошка, гӯшт, шир ва ғайра дар сатри алоҳида ҷудо карда шаванд. Ин имкон медиҳад, ки


андозаҳои истеъмоли дохилӣ муайян карда шуда, ғунҷоиши бозор ва квотаи содиротии маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳисоб карда шавад, ҳамчунин онҳо дар минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ бо назардошти имконияти истифодаи захираҳои минтақавӣ мушаххас тақсим гарданд.

Аммо дар баробари ин, ҳисобкунии нишондиҳандаҳои зикршуда ба дараҷаи таҳассуси минтақавӣ хоҷагиҳо барои истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва муайянкунии ҳудудҳои короями минтақа асос меёбад, ки дар онҳо истеҳсолот ташкил кардан ва шабакаҳои корхонаҳои фуруши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро ташаккул додан мумкин аст.

Дар диссертатсия зарурати дастгирии давлатии истеҳсолкунандагон ва бизнес-сохтор тариқи сертификатсияи маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза тасдиқ шудааст. Ин махсусан, ба онҳое дахл дорад, ки дар соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ машғуланд. Масалан, як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ноҳияҳои Б.Ғафуров, Конибодом, Спитамен ва Ҷаббор Расулови вилояти Суғд аз соли 2013 ғайбона тарзи органикӣ истеҳсоли пахтаи хомро ҷорӣ карда, барои сертификатсияи маҳсулоташон кӯшиш намуданд. Аммо дар амалияи воқеӣ бо сабаби набудани ҳамроҳии умумӣ ғайбонии мақомоти давлатӣ сертификатсияи пахтаи бо тарзи органикӣ истеҳсолшуда анҷом дода нашуд. Азбаски дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомот оид ба сертификатсияи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза вучуд надорад, он бо хароҷоти калон дар хориҷа амалӣ мегардад. Бинобар ин, дар кори диссертатсионӣ зарурати дар доираи «Тоҷикстандарт» таъсис додани мақомоти махсуси салоҳиятдор оид ба сертификатсиякунӣ ва назорати сифати маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза асоснок карда шуд. Пас, вазифаи муҳими танзимкунии дастгирии ҳудудҳои маъмурӣ ва субъектҳои дар онҳо ҷойгиршудаи хоҷагидорӣ, ки бо истеҳсол ва фуруши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза машғуланд, ба давлат вогузор шудааст (расми 4).

Дар ин бахш бештар аз 61% аз теъдоди умумӣ шаҳрвандони шуғлашон бо хоҷагии халқ алоқаманд кор мекунанд ва 73,6% аҳоли дар деҳот зиндагӣ доранд. Ин вазъият новобаста ба сатҳи инкишофи муносибатҳои бозорӣ, бӯҳрони идомаёбандаи озуқаворӣ ва тамоюлҳои дигари соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти ҷаҳонӣ ба миён омадааст.

Дар мавриди бозори минтақавӣ агроозуқаворӣ вилояти Суғд қайд бояд кард, ки дар ин ҷо тамоюли афзудани на танҳо ҳаҷми умумӣ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, балки зиёдшавии ҳаҷми он ба ҳисоби ҳар як сар аҳоли мушоҳида мешавад (ҷадв.1).



Расми 4. Шакли танзими давлатии истеҳсол ва гардиши маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза

Ҷадвали 1. – Динамикаи афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар вилояти Суғд ба ҳисоби ҳар як сар аҳолӣ (бо кг)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019, бо %	
							2014	2018
Ғалла	94,7	119,5	121,7	118,8	102,5	122,6	129,5	119,6
Картошка	132,6	133,7	130,8	124,5	156,6	166,4	125,5	106,2
Сабзавот	155,3	175,3	178,8	184,1	194,7	182,9	117,7	93,9
Полизиҳо	44,4	55,1	46,2	51	42,8	47,1	106,1	110,04
Меваҳо ва буттамеваҳо	46,7	19,5	44,01	47,4	52,4	55,7	119,3	106,3
Ангур	24,1	20,7	21,7	21,9	23,1	22,8	94,6	98,7

Манбаъ: Солномаи омили вилояти Суғд. Сарраёсати Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2020. - С. 8, 9, 187, 188

Дар панҷ соли охир истеҳсоли номгӯи асосии маҳсулоти озуқаворӣ дар вилояти Суғд ҳар сол ба ҳисоби миёна 20% зиёд шудааст. Афзоиши истеҳсоли ғалла ба ҳар як сари аҳолӣ 22,6%, картошка - 25,5%, сабзавот - 17,7%, меваю буттамева - 19,3%-ро ташкил дод ва зимнан шумораи аҳолии доимо истиқоматкунандаи вилоят 11% зиёд шудааст. Чунин таносуб барои субъектҳои хоҷагидорӣ шароит фароҳам оварда, доираи имконияти онҳоро барои зиёд намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти озуқаворӣ густариш медиҳад.

Унсури муҳими бозори МАЭТ -ро нархҳо ташкил медиҳанд, ки сатҳи онҳо ба молҳои озукаворӣ тез баланд шуда, аз суръати таваррум бештар аст.

Ҷадвали 2. – Индекси ҳаҷми маҳсулоти кишоварзии вилояти Суғд
(бо нархҳои соли 2019)

	1990	1995	2000	2005	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Всего	100	49,9	132,1	152,4	105,7	93,3	109,5	121,9	103,7	81,3
Темп инфляции										
В том числе:										
Растениеводство	100	58,7	106,	158,4	100,6	92,7	110,2	129,2	105,6	296,8
Животноводство	100	26,2	287,2	139,1	120,1	94,9	107,9	104,4	103,3	29,5
Рыбоводство	-	-	100	167,2	99,2	144,0	100,9	112,1	106,2	116

Манбаъ: Ҳисобкунҳои муаллиф дар асоси маълумоти «Солномаи омили вилояти Суғд» - 2020. – С. 180.

Дар давраи аз соли 2005 то 2015 раванди пастиши индекси ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии вилоят сурат гирифт, солҳои охир бошад, афзоиши мусбат ба назар мерасад. Сабаби чунин тағйирёбии индекси нархҳо, дар радифи бад шудани ҳолати заминҳои таъйиноташон кишоварзӣ дар баъзе ноҳияҳои вилояти Суғд, таъсири дигаргуниҳои табиӣ харобиовари дар солҳои пеш рӯйдода, пастиши сатҳи ҳосилнокии заминҳои кишоварзӣ мебошад.

Парадоксӣ будани вазъият дар он аст, ки дар хоҷагиҳои аҳоли заминҳои кишт нисбат ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бештар самаранок истифода мешаванд, ҳарчанд шароити табиӣ ва шароити дигар якхела мебошанд.

Зимнан омили дигари муҳиме, ки ба афзудани ҳосилнокии зироати кишоварзӣ мусоидат менамояд, андохтани нуриҳои минералӣ ва органикӣ, ҳамчунин андешидани тадбирҳои агромуҳандисӣ ба шумор меравад.

Таҳлили вазъияти марбут ба шароити истеҳсолот, ки дар вилояти Суғд ба миён омадааст, дар минтақа мавҷуд будани заминаҳоро барои ташаккули рушди истеҳсолоти аз ҷиҳати экологӣ тоза нишон медиҳад.

Қайд бояд кард, ки натиҷаҳои таҳлили дар боло овардашуда имконияти бунёд намудан ва амалкарди бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро дар минтақа пурра тавсиф карда наметавонанд. Бинобар ин, мо бо мақсади баҳодиҳии пурратари заминаҳои рушди бозори маҳсулоти агроозукавории аз ҷиҳати экологӣ тоза дар вилояти Суғд параметрҳои таҳлилро каме тағйир медиҳем.

Ҳангоми ташкили истеҳсол ва гардиши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар доираи минтақаи бузурге, мисли вилояти Суғд, хусусиятҳои ҳар як ҳудуди маъмуриро ба ҳисоб бояд гирифт, ки баҳодиҳии имконияту шароити онҳоро тақозо менамояд.

Дар вилояти Суғд 8 шаҳр ва 14 ноҳия мавҷуданд, ки дар истеҳсоли аграрии МАЭТ таҳассусдоранд.

Ҷадвали 3. – Баҳодиҳии имконияти ташкили истехсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд барои соли 2019

№	Райони	Аҳоли (ҳаз. наф.)	Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ (ҳаз. сом.)	Миқдори корхонаҳои Саноатӣ	Миқдори хоҷа-гиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)	Хоҷагиҳои деҳқонии (фермерӣ) чорику-нандаи принципи истехсоли органикӣ	Ҳиссаи корхонаҳои саноатӣ нисбат ба субъектҳои бахши аграрӣ, %
1	Ноҳияи Б.Ғафуров	367,6	1015459,5	96	6602	3	14,5
2	Конибодом	205,5	193848,9	44	7902	2	5,6
3	Исфара	265,1	296576	48	13078	2	0,4
4	Ашт	161,6	183487,4	13	5008	1	2,6
5	Зафаробод	72,4	176191,6	20	3914	-	5,1
6	Мастҷох	122,6	196197,5	29	4654	-	6,2
7	Ҷ. Расулов	132,7	169014,6	24	2173	4	11,04
8	Спитамен	136,7	303808,6	21	1060	2	19,8
9	Истаравшан	262,5	355907,7	45	9056	-	5,0
10	Деваштич	165,7	29437,9	11	2320	-	4,7
11	Шаҳристон	41,5	27996,3	7	2136	2	3,3
12	Айни	81,0	784483,6	8	1086	-	7,4
13	Панҷакент	290,3	1469465	12	5097	-	2,3
14	Мастҷоҳи Кӯҳӣ	24,2	1778,2	-	-	-	0,0
15	ш.Хучанд	180,0	942582,8	163	-	-	100
16	ш.Бӯстон	35,1	182273,8	26	-	-	100
17	ш.Гулистон	47,1	3526706,2	30	-	-	100
18	ш.Истиқлол	16,9	27882,6	4	-	-	100

Ба хусусиятҳо асосӣ инҳо мансубанд:

Якум, танзими нокифоя ва дар як қатор ҳолатҳо камсамари бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ дар шаҳрҳои гуногун.

Дувум, дар қаринаи ташаккули бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар минтақа муаммоҳое ба миён меоянд, ки бояд ҳал шаванд: инфрасохтори бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар марҳалаи ташаккул қарор дорад, инфрасохтори мавҷуда бошад, барои амалкарди муътадили субъектҳои хоҷагидорӣ, ки бо истехсол ва фурӯши МАЭТ машғуланд, шароити заруриро таъмин карда наметавонад.

Севум, механизми муносибатҳои тарафайни истехсолкунандагон ва истеъмолкунандагони МАЭТ ба роҳ монда нашудааст, зеро сатҳи талаботе, ки робитаи байни онҳо ва миёнравонро амалӣ мекунад, хеле баланд мебошад.

Дар қаринаи ташаккули бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар минтақа якҷанд муаммо ба миён меоянд, ки асоситарини онҳо инфрасохтори бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба шумор меравад. Маълум аст, ки категорияи инфрасохтор аҳамияти бисёрчанба дошта,

маҷмӯи соҳаҳои хоҷагии халқ мебошад, ки амалисозии муносибатҳои иқтисодиро таъмин намуда, барои амалкунии муътадили тамоми субъектҳои хоҷагидорӣ, аз ҷумла ҷомеаи одамон ба сифати истеъмолкунандагон шароит фароҳам меорад.

Дар таҳқиқот суғурӯи инкишоф ёфтани на танҳо инфрасохтори умумӣ, балки инфрасохтори бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза таъкид мегардад (расми 5).



Расми 5. Унсурҳои бозори минтақавии инфрасохтори истеҳсолӣ

Дар марҳалаи охирини гузариш ба иқтисоди бозорӣ ва дар раванди ташаккули бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза барои инфрасохторе, ки аз объектҳои сершумори таъйиноташон истеҳсолӣ, нақлиётӣ, тичоратӣ ва хизматрасонӣ иборат аст, шароит фароҳам оварда мешаванд.

Аз нуктаҳои зикршуда бармеояд, ки инфрасохтори бозори маҳсулоти агрозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза доираи бештар густурдаро дар бар мегирад. Унсурҳои овардашуда дар ташаккули бозори маҳсулоти агрозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза дар робитаи байниҳамдигарӣ қарор доранд. Дар идома баҳодиҳии дараҷаи рушди ин институтҳо ва унсурҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳем.

Раванди гузариши иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амсилаи саноатӣ-аграрӣ баҳисобгирии ҳаматарафаи омилҳои экологиро пешбинӣ менамояд. Сухан дар хусуси таъсис ва такмил додани ташкили истеҳсолот

ва гардиши молу хизматрасониҳое меравад, ки ба ҷорӣ намудани принципҳои истеҳсолоти органикӣ дар хоҷагии кишоварзӣ бо татбиқи густурдаи талаботи экологӣ мувофиқат доранд. Пеш аз ҳама, ин механизатсия ва паҳншавии истеҳсолот, ҳамчунин обёрии муҳандисии замин мебошад, ки ҳолати онро беҳтар мекунад.

Дар таҷрибаи хориҷии ташкили бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза истифодаи густурдаи механизми нархҳо дар муборизаи рақобатнок ба назар мерасад. Вилояти Суғд бо вучуди он, ки аз рӯи як қатор молҳои дар хоҷагии кишоварзӣ истеҳсолшаванда афзалияти мутлақ дорад, онҳоро амалан истифода намебарад. Масалан, зардолу яке аз маҳсулоти муҳими аз ҷиҳати экологӣ тоза дар баҳши аграрӣ ба шумор рафта, хушмаза ва дорои хусусиятҳои олии технологӣ мебошад. Аммо зардолуи Исфара аз ҷиҳати муҳлати ҳаракати маҳсулот то истеъмолкунандаи ниҳой ақиб мемонад, ки бо сатҳи пасти маркетинг ва вучуд надоштани ҳайсиати кории истеҳсолкунандагони ватанӣ алоқаманд аст. Солҳои охир шароити интиқол ва дастрас намудани ин маҳсулот беҳтар гардиданд, вале борпечонӣ, ба навъҳо ҷудокунӣ ва тамғазанӣ ба стандартҳои байналхалқӣ мувофиқ нестанд.

Дар диссертатсия муайян шудааст, ки кластерҳои аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳалаи агломератсия қарор доранд ва дар доираи он раванде фаъол мегардад, ки истеҳсолот ва гардиши МАЭТ-ро муттаҳид менамояд. Онҳо корхонаҳо ва ташкилотро фаро мегиранд, ки манфиатхояшон бо ҳам созгоранд ва дар наздикии якдигар ҷойгиранд.

Инро ба назар гирифта, дар диссертатсия зерминтақаҳои муайян шудаанд, ки имконияти ташкили кластерҳои аграрии экологӣ ба таври кофӣ баланд арзёбӣ шудаанд (ҷадв. 4).

Ҷадвали 4. – Ташкили кластерҳои аграрии экологӣ дар зерминтақаҳои вилояти Суғд

№	Зерминтақа	Майдони умумӣ	Коэффитс-иенти тафриқашавӣ	Афзалият дар бунёди кластери аграрии экологӣ
1	2	3	4	5
1	ш. Хучанд, ноҳияи Бобочон Ғафуров	2,98	4,1	Минтақаи бузург, ки аз ҷиҳати инфрасохтор, тамаркузи истеҳсолот ва теъдоди аҳоли (қариб 25% вилояти Суғд) аз тамоми зерминтақаҳои дигар афзалият дорад. Кластерҳои ширу гӯшт, гархонагӣ ва сабзавотӣ бунёд намудан мумкин аст.
2	ноҳияҳои Конибодом ва Исфара	1,6	3,3	Минтақа дорои шароити хуби географӣ аст. Ноҳияи Исфара дар вақташ минтақаи саноатӣ буд, ки дар он ба дараҷаи муайяне инфрасохтори истеҳсолии аз асри гузашта боқимонда нигоҳ дошта шудааст. Ноҳияи Конибодом дорои иқлимest, ки истеҳсоли маҳсулоти экологиро имкон медиҳад.
3	ноҳияҳои Зафарободский ва Истаравшан	1,1	3,0	Минтақаи калоне, ки дар истеҳсолоти аграрӣ таҳассус дорад. Аммо мутаассифона, сатҳи заифи инкишофи саноат ба мушоҳида мерасад.
4	ноҳияҳои Деваштич ва Шаҳристон	2,8	2,9	Минтақаҳои хубе, ки дар онҳо кластерҳои экологиро оид ба истеҳсоли картошка ва маҳсулот аз он бунёд кардан мумкин аст.

1	2	3	4	5
5	ноҳияи Ашт	2,8	3,7	Минтакаи дур, ки кластери меваю сабзавот ташкил метавон кард. Аммо он ба навсозии инфрасохтор эҳтиёҷ дорад.
6	ноҳияи Мастчоҳ	1,0	3,1	Минтакае, ки дар пахтакорӣ таҳассус дорад, дорои имконияти бунёди кластери пахтакорӣ мебошад.
7	ноҳияҳои Спитамен ва Чаббор Расулов	0,7	2,9	Минтақа асосан дар истеҳсоли маҳсулоти аграрӣ таҳассус дорад ва дар он аллакай чорӣ намудани кишоварзии органикӣ ба назар мерасад. Хоҷагиҳои алоҳидаи деҳқонӣ (фермерӣ) таъсис дода шудаанд, ки аз рӯи принципҳои хоҷагии кишоварзии органикӣ кор мекунанд.
8	ноҳияҳои Айнӣ ва Мастчоҳи Кӯҳӣ	8,9	2,4	Минтақаҳо бо шароити хуби экологӣ. Кластерҳои чорводориро инкишоф додан мумкин аст.

Аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумотномаи электронӣ қоркард шуд. Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C. Санаи мурочиат: 13.02.2019; Маълумоти идораҳои ноҳиявии омор.

Ҳудуди вилояти Суғд ба 8 зерминтақа тақсим шудааст, ки ҳар яки онҳо хусусияти ба худ хос дошта, барои бунёди кластерҳои аграрӣ имконият доранд.

Дар амсилаи пешниҳодшудаи ташаккули бозори минтақавии маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза чор самти асосии истеҳсолоти аграрии кластерӣ муайян карда шудаанд, ки дар доираи он истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза марказонида шудааст (расми 6).



Расми 6. Механизми кластерии ташаккули бозори минтақавии маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологӣ тоза

Ҳар яке аз чор кластери аграрӣ (ғаллагӣ, пахтакорӣ, меваю сабзавот ва маҳсулоти шир) ба ҳамдигар таъсир расонида, дар раванди истехсоли баровардани маҳсулоти ниҳой ва фурӯши он бо якдигар робитаро амалӣ месозанд, ки самаранокии умумии такрористехсолро дар баҳши аграрӣ таъйин менамояд.

ХУЛОСАҲО ВА ПЕШНИҲОДҲО

Таҳқиқи равандҳои ташаккулу рушди бозори маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза имкон медиҳад, то хулосаҳои зерин бароварда шаванд:

1. Дар марҳалаи муосири инкишофи низоми муносибатҳои бозорӣ як қатор маҳдудияте ба миён меоянд, ки амалкунии самаранокии бозори дохилро душвор мегардонанд. Дар доираи бозори дохилӣ бозорҳои соҳавӣ ва ҳудудӣ ташаккул меёбанд, ки бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба онҳо мансуб аст. Раванди ташаккули он мураккаб буда, дар асоси қонунҳои истехсол ва гардиши молу хизматрасониҳои хусусияташон экологӣ тариқи таъсироту робитаи байниҳамдигарии субъектҳои маҳсули бозор сурат гирифта, талаботу пешниҳодоти умумро инъикос мекунад, ки тавозуни онҳо барои баландшавии сатҳи самаранокии иқтисодӣ миллӣ мусоидат менамояд. [8-А]

2. Бозори маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза як қатор хусусиятҳо дорад, ки бо амалкунии маҳсули низоми экологии минтақа алоқаманданд. **Якум** ин, ки бозори маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тозаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳалаи ибтидоӣ хусусияти номуташаккилона дошт ва дар замони ҳозира бо бунёди инфрасохтори бозори мазкур ва институтҳои танзимкунандаи фаъолияти бозор ин раванд хусусияти мутараққӣ пайдо менамояд; **дувум**, бозори маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳамчун қисми (сегмент) бозори миллӣ бо қисмҳои дигари бозор робитаи заиф дорад. Ин дар он ифода меёбад, ки дар марҳалаи ибтидоии ташаккули низоми иқтисодӣ қисми бозор миллӣ аз ҷиҳати технологӣ хусусияти баста дорад, зеро дар он танҳо субъектҳои иштирок мекунанд, ки барои истехсолу сертификатсия намудани маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза қобиланд. Бозор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд хусусияти танзимшавандагӣ дошта бошад ва **севум**, дар бозори маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза субъекти асосӣ давлат мебошад, ки ба сифати истехсолкунанда ва танзимкунандаи муносибатҳои иқтисодии байни иштирокдорони мубодилаи бозорӣ баромад менамояд. [1-А]

3. Бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза бо баҳши агроозуқавории иқтисодӣ зич алоқаманд буда, барои иҷрои се вазифаи ба ҳам алоқаманд мусоидат менамояд: таъмини амнияти озуқаворӣ, шуғлдории аҳоли ва ҳифзи муҳити зист. [2-А]

4. Истехсоли маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза зимни ташкили он дар ҳудудҳои алоҳидаи вилояти Суғд самарабахш хоҳад гашт, ки дар онҳо технологияҳои анъанавӣ корбаст намешаванд ё дар заминҳои маҳсус бо ҳамин мақсад ҷудошуда - «экозаминҳо» амалӣ

мешавад. [7-А]

5. Таъмини шароити зарурӣ барои амалкунии бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза коркарду татбиқи тадбирҳои барномавино, ки ба афзудани иқтидори истеҳсолоти экологӣ нигаронида шудаанд, ҳамчунин муайянкунии тағйироти пешгӯишавандаи параметрҳои асосии бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тозаро тақозо менамояд. Беҳтар намудани вазъи бозор ва ноилшавӣ ба таносуби зурури талаботу пешниҳодот ҷалб намудани ташкилоти байналмилалӣ барои гузаронидани сертификатсияи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза тақозо дорад. Ба ғайр аз ин, бояд методҳои мустақим ва ғайримустақими танзими давлатии бахши аграрӣ бо назардошти принсипи фароҳам овардани шароит барои рушди иқтисодиёти «сабз» такмил дода шаванд! Ҳангоми ташкили содироти маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ташаккул додани маркази маҳсули логистӣ ва шабака оид ба фуруши ин маҳсулот зарур аст.

Дар раванди ташаккулу рушди бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар муайян намудани тарҳҳои амалкунии субъектҳои литсензиядиҳанда ва сертификатсиякунанда душвориҳо ба миён меоянд, қоидаҳои ташкили истеҳсолоти экологиро бо ҷазоҳои имконпазир дар ҳолати риоя накардани онҳо муқаррар менамоянд. Мавҷуд набудани қонун дар бораи истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза хусусияти тақриқбахшандаи амалҳои давлатро заиф месозад ва ҳалношуда мондани масъалаҳои нархгузорӣ ва ҳаракати молро амиқ мегардонад. [1-А]

6. Ба ташаккулу рушди бозори маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза омилҳои гуногун таъсир мерасонанд. **Якум**, бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза бо фаъолияти давлат оид ба муҳити зист зич алоқаманд буда, ба нигоҳдории хосиятҳои табиӣ экосистема мусоидат менамояд. Технологияҳои, ки дар раванди истеҳсолоти экологӣ истифода мешаванд, ба муҳити зист зарар намерасонанд, балки баръакс, дар барқарор намудани хусусиятҳои табиӣ хоки заминҳои кишоварзӣ саҳм мегузоранд. **Дувум**, афзудани истеъмоли МГТ (маҳсулоти аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдода) метавонад сабаби пайдоиши бемориҳои гуногун гардида, боиси тағйирёбии унсурҳои организми инсон шавад. Ин муаммои ҷиддӣ метавонад дар оянда бад шудани таркиби гендерии аҳоли ва равандҳои демографиро ба миён орад. [5-А]

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот:

Натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомёфтаи равандҳои ташаккулу рушди бозори МАЭТ имкон медиҳанд, ки тавсияҳои зерин пешниҳод шаванд:

7. Бо сабаби суръат гирифтани раванди экологикунӣ коркарди барномаи минтақавӣ тадбирҳо оид ба ташаккулу рушди маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза, ҳамчунин экологикунӣ саноат ва иқтисодиёти минтақа дар маҷмӯъ зарур аст. Муҳим аст, ки зимни коркарди барномаи макур унсурҳои зерин ба назар гирифта шаванд:

- тадричан афзун намудани майдонҳои зироатии маҳсулоти кишоварзии органикӣ;

- ба назар гирифтани хусусиятҳои иқлимӣ зерминтақаҳо бо таҳассуси истеҳсоли маҳсулоти агроозуқаворӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза;

– хавасмандкунии истехсолкунандагони маҳсулоти маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза;

– рушди инфрасохтори истехсолот, фурӯш ва гардиши маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза.

8. Баланд бардоштани сатҳи самаранокии амалкарди бозори озуқаврӣ ва қисми он - МАЭТ ба андозаи зиёде ба сатҳи инфрасохтори хизматрасонӣ ба субъектҳо ва хоҷагиҳои дигаре, ки бо истехсол ва фурӯши МАЭТ машғуланд, вобаста мебошад. Бинобар ин, бунёди инфрасохтори бозори экологии озуқаворӣ мувофиқи мақсад аст, ки дар он бояд давлат ва дигар агентҳои мубодилаи бозорӣ иштирок намоянд. Он метавонад дар асоси принсипи иштироки сахмӣ дар шакли ҷамъияти сахмомӣ ё кооператив, ҳамчунин истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва корхонаҳои коркарди маҳсулот таъсис дода шавад. Дар механизми бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза нархҳо мавқеи марказиро ишғол менамоянд. Бояд ба назар гирифта шавад, ки давраи идоманоки истехсолот чандирии пасти нархҳо ба миён меорад, аз ин ҷо, бояд дар тартиби нархгузорӣ ба маҳсулоти кишоварзии экологӣ дигаргуниҳои назаррасро ҷорӣ намуда, нақши давлат дар танзими нархҳо бо роҳи пешниҳоди субвенсияи бучети давлат бояд баланд карда шавад. [3-А]

9. Равандҳое, ки бо кластерикунони бахши агроозуқавории иқтисодии минтақавӣ алоқаманданд, ба ҳалли як қатор муаммоҳои ташаккули бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза мусоидат менамоянд. Пеш аз ҳама, инҳо: А) Зарурати қабули барномаи комплекси тадбирҳое, ки ба такмили институтҳои танзиковии муносибатҳои бозор нигаронида шуда, барои субъектҳои хоҷагидори дар соҳаи истехсолу гардиши маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза амалкунанда шароити беҳтаринро таъмин менамояд. Б) Рушди инфрасохтори истехсолоти экологӣ дар ҳудудҳои алоҳидаи вилоят, ки корхонаҳои саноатӣ оид ба тайёркунии МАЭТ ҷамъ омадаанд, ҳамчунин фурӯши онҳо тариқи бозорҳои маҳсусгардонида. В) Мувофиқи мақсад мебуд, агар марказ оид ба экотамғагузории маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологӣ тоза, экосертификатсия, литсензиядиҳии фаъолияти хоҷагидорӣ, ҳамчунин анҷом додани омор, фароҳам овардани шароит барои бозори экологии аграрии маҳсулоти тоза ташкил карда шаванд. [3,4-А]

10. Зимни танзими истехсолот ва фурӯши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза мақомоти идоракунии давлатӣ бояд тарзу усулҳои муносири ба назарияи иқтисодии бозорӣ асосёфта ба кор баранд, аз ҷумла танзими механизми маҳсулот, таносуби талаботу пешниҳодот дар заминаи нархҳо ба маҳсулот, дастгирии давлатӣ, ки барои баландшавии сатҳи ҳифзи муҳити зист мусоидат менамояд. [6-А]

ИНТИШОРОТИ АСОСӢ АЗ РӢӢИ МАВЗӢИ КОРИ ДИССЕРТАЦИОНӢ

Дар нашрияҳои муқаррарнамудаи ҚОА

барои интишори натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ:

- [1]. **Махмудов М.К.** Особенности формирования рынка экологически чистой продукции в Республики Таджикистан [Текст] / М.К.Махмудов // Ученые записки (серия естественные и экономические науки – №3 (46) 2018, – С. 132-139 – 0,5 п.л
- [2]. **Махмудов М.К.** Рынок экологически чистой продукции: современная интерпретация и особенности становление в Таджикистане [Текст] / Р.С. Шокиров, М.К. Махмудов // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики – №3 (76), 2018, Хучанд – С. 64-73 – 0,6 п.л (авторских 0,3 п.л.);
- [3]. **Махмудов М.К.** Возможности использования зарубежного опыта формирования рынка экологически чистой продукции в Республике Таджикистан [Текст] / Р.С. Шокиров, М.К. Махмудов // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, №4 (81) 2019, Худжанд. – С. 54-64 – 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.);
- [4]. **Махмудов М.К.** Оценка возможностей создания инфраструктуры рынка экологически чистой продукции в регионе [Текст] /М.К. Махмудов // Вестник Таджикского национального университета», №2, 2020, Душанбе. – С. 129-136 – 0,7 п.л.
- [5]. **Махмудов М.К.** Особенности институциональных изменений в аграрном секторе экономики Республики Таджикистан / М.М. Исмаилов, М.К. Махмудов [Текст] // Ученые записки (серия естественные и экономические науки – №2 (46) 2021, Худжанд. – С. 67-72 – 1 п.л. (авторских 0,5 п.л.);
- [6]. **Махмудов М.К.** К вопросу организации производства экологически чистой продукции в аграрном секторе [Текст] / Д.Д. Бабаджанов, М.К. Махмудов // Ученые записки (серия естественные и экономические науки) – №3 (56). 2021, Худжанд. – С. 77-86. – 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.);

Дар нашрияҳои дигар:

- [7]. **Махмудов М.К.** Тенденции монополизация рынка общественных благ в секторе экономики Республики Таджикистан [Текст] / У.З. Ашуров, М.К. Махмудов / Развитие науки в независимом Таджикистане: Материалы традиционной научно-теоретической конференции преподавателей, профессоров, аспирантов, магистрантов и студентов ТГУПБП, 2018. Худжанд – С. 47-53 – 0,6 п.л. (авторских 0,3 п.л.);
- [8]. **Махмудов М.К.** Асосҳои илмии рушди соҳаи кишоварзии экологӣ [Текст] / Д.Д. Бобоҷонов, М.Қ. Махмудов / Раҳоварди олимони ҷавон: Маводи конференсияи илмӣ-амалии олимони ҷавони Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Ғафуров, Нури марифат, 2018, Хучанд. – С. 314-319 – 0,5 п.л. (авторских 0,2 п.л.).

АННОТАЦИЯ

диссертации Махмудова Маруфджона Каюмджоновича на тему «Формирование и развитие регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции (на материалах Согдийской области РТ)», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) в диссертационном совете 6D.KOA-023 при Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики.

Ключевые слова: регион, рынок, экология, аграрный сектор, экологически чистая продукция, устойчивое развитие

Актуальность темы. На современном этапе развития человеческого общества значение теории устойчивости экономической системы значительно возрастает, что связано с решением экологических проблем расширенного воспроизводства материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения неуклонно растущих потребностей населения. Это выходит на первый план мирового развития, так как решение таких социально-экономических проблем, как уменьшение загрязнения окружающей среды и устранение угрозы продовольственной безопасности, снижение уровня бедности и безработицы, обеспечение социального благополучия становится важнейшим условием устойчивого развития.

Создание и развитие рынка экологически чистой продукции сопровождается внедрением концепции устойчивого развития. В диссертации рассмотрены контуры создания регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции, исследованы возможности и факторы его создания в локальном пространстве, дана оценка предпосылкам создания данного рынка.

Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических положений процесса формирования и развития регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в рамках программы перехода к индустриально-аграрной модели устойчивого развития экономики регионов Республики Таджикистан.

Научная новизна диссертации заключается в развитии теоретических положений процесса формирования рынка экологически чистой агропродовольственной продукции в контексте устойчивости региональной экономической системы. В диссертации проанализированы возможности создания регионального рынка экологически чистой агропродовольственной продукции и обоснована ее необходимость. Автором выдвигается проблема снижения отрицательных влияний человека на окружающую среду в Согдийском регионе и всевозможная ее охрана. Конкретными расчетами показана возможность производства и потребления экологически чистой агропродовольственной продукции.

АННОТАТСИЯИ

диссертатсияи Маҳмудов Маруфҷон Қаюмҷонович дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди бозори минтақавии маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза (дар асоси маводи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақавӣ) дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-023 назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

Вожаҳои калидӣ: минтақа, бозор, экология, баҳши аграрӣ, маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, рушди устувор

Мубрами мавзӯ. Дар марҳалаи муосири рушди ҷомеаи инсонӣ аҳамияти назарияи устувории низоми иқтисодӣ назаррас меафзояд, ки бо ҳалли муаммоҳои экологии такрористеҳсоли густурдаи неъматҳои моддӣ ва маънавӣ барои қонеъ намудани талаботи торафт зиёдшавандаи аҳоли зарур алоқаманд мебошад. Дар қаринаи рушди ҷаҳонӣ ин муаммо дар навбати аввал қарор мегирад, зеро ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, мисли кам намудани ифлосшавии муҳити зист ва бартараф кардани таҳдид ба амнияти маводи озӯқаворӣ, паст намудани сатҳи камбизоатӣ ва бекорӣ, таъмини некӯаҳволии иҷтимоӣ шартҳои умдаи рушди устувор эътироф шудаанд.

Бунёд ва рушди бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳамроҳ бо татбиқи концепсияи рушди устувор сурат мегирад. Дар диссертатсия тарҳҳои бунёди бозори минтақавии маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар доираи барномаи гузариш ба амсилаи рушди устувори иқтисодиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардиданд, имконият ва омилҳои таъсиси онҳо дар фазои маҳаллӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, заминаҳои бунёд ва рушди бозори мазкур баҳо дода шудаанд.

Ҳадафи таҳқиқот аз коркарди матлабҳои назариявӣ ва методии раванди ташаккулу рушди бозори минтақавии маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар доираи барномаи гузариш ба амсилаи саноатӣ - аграрии рушди устувори иқтисодиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Навгони илмӣ таҳқиқотро инкишоф додани матлабҳои назариявии раванди ташаккули бозори маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза бо назардошти устувории низоми минтақавии иқтисодӣ ташкил медиҳад. Дар диссертатсия имконияти бунёди бозори минтақавии маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза таҳлил гардида, зарурати ин иқдом асоснок карда шудааст. Муаллиф муаммои паст кардани сатҳи таъсироти манфии инсонро ба муҳити зист дар минтақаи Суғд ва ҳифзи ҳаматарафаи онро ба миён гузоштааст. Тариқи ҳисобкуниҳои мушаххас имконияти истехсол ва истеъмоли маҳсулоти агроозуқавории аз ҷиҳати экологӣ тоза нишон дода шудааст.

Annotation

The dissertation of Mahmudov Marufjon Kayumjonovich on the topic "The Formation and development of the regional market of environmentally friendly agri-food products (based on Materials of Sughd Region of the Republic of Tajikistan)", submitted for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.05 - Economics and Management of the National Economy (Regional Economics) in Dissertation Council 6D.KOA-023 of Tajikistan State University of Law, Business and Politics

Key words: region, market, ecology, agricultural sector, environmentally friendly products, sustainable development

Relevance of the topic: The importance of the theory of stability of economic system has increased significantly at the current development of human society related with the solution of environmental problems of expanded reproduction of material and spiritual benefits necessary to meet the steadily growing needs of population. This comes to the fore in world development, since the solution of such socio-economic problems like reducing environmental pollution and eliminating threats to food security, reducing poverty and unemployment, ensuring social well-being is becoming an essential condition for sustainable development.

The creation and development of environmentally friendly products market goes together with the introduction of sustainable development concept. The dissertation reviews the contours of creation of a regional market of ecologically clean agri-food products, explores the possibilities and factors of its creation in local area, and assesses the prerequisites of creation of this market.

The purpose of the study is to develop theoretical and methodological provisions of the establishment and development of a regional market of environmentally friendly products within the framework of the program of transition to an industrial-agrarian model of sustainable development of the economy of regions of the Republic of Tajikistan.

The scientific novelty of the dissertation is the development of theoretical provisions of process of establishment of ecologically clean agri-food products market in the context of sustainability of the regional economic system. The dissertation analyzes the possibilities of creating a regional market of ecologically clean agri-food products and substantiates its necessity. The author puts forward the problem of reducing the negative human impact on the environment and all kinds of its protection in Sughd region. Concrete calculations show the availability of production and consumption of environmentally friendly agri-food products.